

## Шарҳи осони ақидаи таҳовӣ

Муҳаммад Абдурраҳмон Ал-

Хумайс

Барои ҳар кор асос ва зербино лозим  
аст. Илми ақида ҳам асосу таҳдоби  
ҳамаи корҳо ва илмҳо мебошад,  
зоро, ки бидуни он некбаҳтии дунё  
ва мақбулияти аъмол ба даргоҳи  
Худованд имконпазир нест. Аз  
ҳамин ҷиҳат уламои гузашта илми  
ақидаро муҳимтарин ва сароғози  
тамоми улум мегуфтанд ва инчунин

мусалмононро барои омӯзиши он  
ташвиқу тарғиб менамуданд ва  
ҳатто донистани он - «ақидаи  
тавҳид»-ро бар ҳар зану марди  
мусалмон фарзи айн  
мешумориданд... . Аммо баъд,  
китоби ҳозир шарҳи мӯҷазест дар  
баёни ақидаи аҳли суннат ва  
чамоъат, ки эшон дар мазҳаби  
факиҳони бузурги уммати Ислом,  
Абӯҳанифа, Нўъмон ибни Собити  
Кўфи ва Абуюсуф, Яъқуб ибни

Иброҳим Ансори ва Абуабдуллоҳ  
Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбони  
мебошанд. Ақидаи сахехи онҳоро  
имом Абӯцағари Таҳови дар ҳаҷми  
китобе тадвин намуда, ки воқеъан  
он хело ҷолиб ва муфид гардидааст.

Ҳақиқатан тамоми уммати Ислом  
матни ақидаи Имом Таҳовиро хуб  
пазируфтанд ва шарҳу таълиқоти  
зиёд барояш навиштанд, ки  
баъзеашон тибқи далоили суннати  
набави шарҳ намуда ва баъзе дигар

дар шарҳ намудан тариқаи  
мутакаллимин (аҳли каломро)  
дунбол гирифтанд. Яке аз  
бузургтарину судбахштарини он  
шарҳҳо шарҳи Имом Абульиззи  
Ҳанафи мебошад, ки ў дар шарҳи  
худ се мулоҳизаи ислоҳчӯёна бар  
соҳиби «Ақидаи Тაҳови» ирод  
фармудааст.

<https://islamhouse.com/288179>

- ШАРҲИ ОСОНИ АҚИДАИ ТАҲОВӢ
  - Муқаддимаи мутарҷим

- Муқаддимаи муаллиф
- Дарси аввал
- Дарси дуввум
- Дарси саввум.
- Дарси панҷум
- Дарси панҷум
- Дарси шашум.
- Дарси ҳафтум.
- Дарси ҳаштум
- Дарси нуҳум.
- Дарси даҳум.
- Дарси ёздаҳум.
- Дарси дувоздаҳум.
- Дарси сездаҳум.
- Дарси чаҳордаҳум
- Дарси понздаҳ:
- Дарси шонздаҳум
- Дарси ҳабдаҳум.
- Дарси ҳаждаҳум.

- Дарси нуздахум
- Дарси бистум.
- Дарси бисту якум.
- Дарси бистудуввум
- Дарси бисту сеюм
- Дарси бисту чорум
- Дарси бисту панчум.
- Дарси бистушашум
- Дарси бистухафтум.
- Дарси бистуми ҳаштум
- Дарси бисту нухум
- Дарси сиюм.
- Дарси сиву якум
- Дарси сивудуввум.

## ШАРҲИ ОСОНИ АҚИДАИ ТАҲОВӢ

Муаллиф: Доктор Мұхаммад ибни Абдурраҳмони Ҳумайис

Мутарчим: Абдулҳалим Орифӣ

Аммо баъд, китоби ҳозир шарҳи мӯҷазест дар баёни ақидаи аҳли суннат ва ҷамоъат, ки эшон дар мазҳаби фақиҳони бузурги уммати Ислом, Абӯҳанифа, Нӯъмон ибни Собити Кӯфи ва Абуюсуф, Яъқуб ибни Иброҳим Ансори ва Абуабдуллоҳ Мұхаммад ибни Ҳасани Шайбони мебошанд.

Ақидаи саҳеҳи онҳоро имом Абӯцаъфари Таҳови дар ҳаҷми китобе тадвин намуда, ки воқеъан он хело ҷолиб ва муғид гардидааст. Ҳақиқатан тамоми уммати Ислом

матни ақидаи Имом Таҳовиро хуб пазируфтанд ва шарҳу таълиқоти зиёд барояш навиштанд, ки баъзеашон тибқи далоили суннати набави шарҳ намуда ва баъзе дигар дар шарҳ намудан тариқаи мутакаллимин (**аҳли қаломро**) дунбол гирифтанд. Яке аз бузургтарину судбахштарини он шарҳҳо шарҳи Имом Абульъиззи Ҳанафи мебошад, ки ў дар шарҳи худ се мулоҳизаи ислоҳчӯёна бар соҳиби «**Ақидаи Таҳови**» ирод фармудааст.

Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим

**Муқаддимаи мутарҷим**

Барои ҳар кор асос ва зербино лозим аст. Илми ақида ҳам асосу таҳдоби ҳамаи корҳо ва илмҳо мебошад, зоро, ки бидуни он некбаҳтии дунё ва мақбулияти аъмол ба даргоҳи Ҳудованд имконпазир нест. Аз ҳамин ҷиҳат уламои гузашта илми ақидаро муҳимтарин ва сароғози тамоми улум меғуфтанд ва инчунин мусалмононро барои омӯзиши он ташвиқу тарғиб менамуданд ва ҳатто донистани он - **«ақидаи тавҳид»**-ро бар ҳар зану марди мусалмон фарзи айн мешумориданд.

Китобҳои таълифшуда дар илми ақида бисёранд, вале қадимтарин китобҳое, ки дар ин замина дастраси мусалмонони ҳанафимазҳаб аст, яке

«Фиқҳи Акбар»-и имоми бузургвор Абӯханифа ва дигаре «Ақидаи Таховӣ»-и имом Абӯҷаъфари Таховӣ Ҳанафӣ мебошад, ки ин ду матн мақбул ва писанди тамоми мусалмонони салаф ва уламои он гардида ва то ин рӯз мусалмонони аҳли суннат ва ҷамоъат дар шинохтани Ҳудо бо асмову сифоташ ва шинохти аркону аҳкоми имон ва Ислом аз он ду китоби арзишманд истифода мебаранд.

Азбаски китобҳои мазкур бо забони арабӣ таълиф шудаанд, лозим донистем, ки онҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума намуда, дар дастрасии мусалмонон қарор дихем. Бинобар ин банда бо тарҷумаи

«Шарҳи осони Ақидаи Таҳовӣ», ки бо қалами доктори илмҳои ақида Муҳаммад ибни Абдурраҳмон Ҳумайис таалуқ дорад, пардохтам, зеро ки ў матни «Ақидаи Таҳовӣ»-ро бо сабки осони таълимӣ ба дарсҳо тақсим намуда ва ҳар дарсро хулосагирий кардаст. Ҳамчунин барои мустаҳкам шудани маълумот дар зиҳни донишҷӯ ва хонанда дар охири ҳар дарс тамринот ва пурсишҳо тартиб додаст. Ҳудованд шориҳи мазкурро барои ин кораш аҷру подоши беҳисоб ато фармояд ва низ ин шарҳи тарҷумашударо барои ҳамаи доништалабон муфид ва судманд қарор дихад.

Дар фарҷоми сухан аз Аллоҳ таъоло  
масъалат дорам ин амалро ки маҳз  
барои ризоии ӯ анҷом ёфтааст, бо  
лутфи амими хеш қабул намуда, дар  
номаи ҳасаноти ин бандай очиз  
марқум фармояд ва моро дар  
тамоми корҳо тавғиқу ҳидоят ва  
истиқомату пойдорӣ ато намояд.  
Ҳамчунин аз хонандай гиромӣ  
ҳоҳиш дорам, ки каминаро дар  
дуъои хеш фаромуш насозад.

Абдулҳалим Орифӣ.

Душанбе. 20.05.2000.

### **Муқаддимаи муаллиф**

Сано ва ситоиш Ҳудоерост, ки  
ҳамеша ӯро ситоиш намуда ва аз ӯ

мадад меҳоҳем ва ҳамчунин аз шарри нафсҳои хеш ва аъмоли бад ба ӯ паноҳ мебарем.

Касеро, ки Ӯ ҳидоят намояд, ҳаргиз шахсе ӯро гумроҳ наҳоҳад кард ва чун бандаero гумроҳ созад, ҳеч кас ӯро ҳидоят карда наметавонад.

Гувоҳӣ медиҳем, ки нест худое ба ҷуз Аллоҳ таъоло, ягона аст, ҳеч шарику анбозе надорад ва гувоҳӣ медиҳем, ки Муҳаммад (с) бандава фиристодай ӯст.

«Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо битарсед чунончи шоистаи Худотарс будан аст, то намиред ҷуз ба дини мубини Ислом».

## Оли Имрон, 102

Аммо баъд, китоби ҳозир шарҳи мӯҷазест дар баёни ақидаи ахли суннат ва ҷамоъат, ки эшон дар мазҳаби фақиҳони бузурги уммати Ислом, Абӯҳанифа, Нӯъмон ибни Собити Кӯфӣ ва Абуюсуф, Яъқуб ибни Иброҳим Ансорӣ ва Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ мебошанд.

Ақидаи саҳехи онҳоро имом Абӯчаъфари Таҳовӣ дар ҳаҷми китобе тадвин намуда, ки воқеъан он хело ҷолиб ва муғид гардидааст.

Албатта, бояд, ки китоби мазкур чунин муассир ва манфиатбахш қарор мегирифт, зеро, ки

Абұғағары Таҳовій қавитарин шахсияти илми Ислом буд, ки тавонист ақидаи имомони бузурги Исломро муқаррар ва сабт намояд, аз чиҳати ин ки ӯ илми росих ва дар мазҳаби ҳанафій мартабаву мақоми баланд дошт. Бинобар ин дар назди фуқаҳо ва уламои ахли ҳадис шахси сиқа ва мұғтамад маҳсуб мегашт.

Ҳақиқатан тамоми уммати Ислом матни ақидаи Имом Таҳовиро хуб пазируфтанд ва шарҳу таълиқоти зиёд барояш навиштанд, ки баъзеашон тибқи далоили суннати набавій шарҳ намуда ва баъзе дигар дар шарҳ намудан тариқаи мутакаллимин (**ахли қаломро**) дунбол гирифтанд.

Яке аз бузургтарину судбахштарини он шарҳҳо шарҳи Имом Абульиззи Ҳанафӣ мебошад, ки ў дар шарҳи худ се мулоҳизаи ислоҳҷӯёна бар соҳиби «Ақидаи Таҳовӣ» ирод фармудааст:

Якум қавли имом Таҳовӣ, **ки дар васфи Худованд** гуфта: «Қадим аст бейтидо», ки Ҳак таъоло дар Куръон худро чунин васф накарда, балки он аз сохтаҳои аҳли қалом аст.

Дуввум қавли имом Таҳовӣ: «Худованд аз ҳудуд ва ғоёту аркон ва аъзову адот поку муназзах аст.», ки ин алфоз низ дар сарчашмаҳои шаръ (Куръон ва ҳадис) на ба шакли

мусбат ва на ба сурати манғұй наомада, балки онҳо боғтаву сохтаи аҳли калом мебошанд ва беҳтар он аст, ки дар тавсифу баёни зоти Худованд аз чорчубай алфози шаръӣ берун набароем.

Саввум: Баён кардани имом Таховӣ мазмуни имонро ба ин тариқа «Ба дурустие, ки имон иқрори ба забон ва тасдиқ намудан ба дил аст». Пас ўбо ин гуфта аъмолро аз мағҳуму калимаи имон баровард, ки ин хилофи ақидаи тамоми уламои гузашта мебошад, ки эшон пешвоён ва бузургони чор мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоъат буданд.

Худованд ҳар ду имоми бузург,  
Абучъфари Таҳовӣ ва Абулиззи  
Ҳанафиро маврида раҳмат ва инояти  
хеш қарор бидиҳад, зеро ки эшон  
хидмати арзандае барои суннати  
набавӣ ва низ барои ақидаи аҳли  
суннат ва ҷамоъат анҷом доданд.

Воқеъан, кайҳо боз дар дилам шуру  
шавқи зиёд пайдо шуд, ки китоби  
мазкурро шарҳи қӯтоҳ ва дилчасп  
намояд, то писанду қабули толибони  
навомӯз гардад ва ҳамчунин тамоми  
мусалмонон дар шинохтани ақидаи  
Ислом аз он истифода намоянд.

Аз Аллоҳ таъоло масъалату ҳоҳиш  
дорам, ки ҳама мусалмононро аз ин  
китоб баҳраманд созад ва ин амалу

кӯшиши каминаро дар рӯзи ҳашр  
сабаби гароншавии тарозуи  
ҳасаноти ин бандай мискин  
бигардонад.

Омин ё рабба-л-ъоламин.

Доктор: Муҳаммад ибни  
Абдурраҳмон Ҳумайис.

Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим

### Дарси аввал

Имом, хуччату-л-ислом,  
Абуҷаъфари Таҳовӣ (p) фармудаанд:

Ин баёну тавзехи ақидаи ахли  
суннат ва ҷамоат аст, ки эшон бар  
мазҳаби Абуҳанифаи Куфӣ ва  
Абуюсуфи Ансорӣ ва Абуабдуллоҳи

Шайбонӣ (ризвонуллоҳи алайҳим аҷмаъин) мебошанд. Ҳамчунин китоби ҳозир усулу асосҳои динро, ки аҳли суннат ва ҷамоъат ба он эътиқод дошта, ба василаи он Парвардигори ҷаҳониёнро парастиш мекунанд, бозгӯ месозад.

Дар баёни тавҳид ва ягонағии Алоҳ таъоло бо такя ба тавфиқу дастгирии Ӯ мегӯем: 1. Ҳамоно Ҳудованд ягона аст ҳеч шарику анбозе надорад.

Шарҳ:

Дар ҳақиқат Ҳудованд дар ҳама чиз ягона аст, дар зоту ҳастиаш ва дар афъолу кирдораш, дар номҳо ва

сифатҳояш ва дар истиҳқоқу сазовор будани Ӯ барои ибодат ва парастиш.

Хулоса, дар ҳама чиз Ӯ якка буда,  
шарику ҳамтое дар ҳеч коре  
надорад.

Чунончи дар оғариниш ва  
фармонравой шарику анбозе Ӯро  
нест.

«Огоҳ бошед, ки оғариниш ва  
фармон ба дasti ӯст». Аъроф, 54

«Оё ғайри Аллоҳтоъолоҳ  
оғаридгоре ҳаст, ки шуморо дар  
осмон ва замин рӯзӣ медиҳад?»  
Фотир, 3.

Ҳамчунин дар фоидаву зиён ва  
миронидан ва зинда кардан ва

умуман дар тамоми корҳои тадбир ва идораи олам барои Худованд шарику анбозе набуда ва нест.

Дар асмо ва сифоташ низ шарику монанде ба худ надорад ва инчунин дар улуҳият ва истиҳқоқи убдият ҳам шарику ҳамтои Ӯ нест.

Тавҳид ва имони banda комилу пурра намегардад, то ин, ки az тамоми анвоъи ширк даст кашад ва Худовандро бо тавҳиди холис парастиш намояд, яъне дар рубубият ва афъолаш ягона бидонад ва инчунин дар асмо ва сифоташ ӯро ягона эътиқод намояд, бинобарин ба ҷуз Офаридгор махлукеро аз ҳаддаш зиёд тавсифу ситоиш накунад, ва

низ дар улухияташ ӯро мувахҳаду ягона эътиқод намояд, бинобар ин ҳеч навъи ибодатро барои ғайри Аллоҳ таъоло анҷом надиҳад.

«Фақат туро ибодат мекунем ва танҳо аз ту мададу ёрӣ металабем».

Фотиҳа, 5

«Ва наофаридам чинн ва инсонро,  
магар борои ин ки маро  
бипарастанд». Зориёт: 56

2. Чизе монанди Ӯ нест.
3. Чизе Ӯро очиз ва нотавон кардан наметавонад.
4. Ва нест худое ғайри Ӯ.

Шарҳ: Яке аз усули тавҳид ин аст, ки эътиқод ва бовар дошта бошӣ ба ин ки Аллоҳтаяолоро чизе шабиҳу монанд нест.

**«Нест чизе мисли ӯ ва ӯ шунаво ва биност».** Шурӯ, 11.

Бинобар ин Ҳақ таъоло ба касе аз маҳлуқоташ монанд набуда ва ҳеч маҳлуқаш ба ӯ дар зоту ҳастӣ, дар афъолу кирдор ва низ дар асмо ва сифот ва дар ҳуқуқу салоҳиятҳо шабоҳату монандӣ надорад.

Шарҳ:

Ҳақ таъоло бар ҳар чизеки хоҳад қодиру тавоност.

«Ҳамоно фармони Худо ин аст, ки вақте чизеро ирода кунад ба ӯ мегӯяд мавҷуд шав ва ӯ пайдо мешавад». Ёсин, 82

Чизе дар Аллоҳ таъоло гарон набуда ва ҳеч чизе моји аҷзи Ӯ нагашта. [Чи тавре Худованд мефармояд:](#)

«Ва чизе дар осмонҳо ва замин Худовандро очиз нагардондааст. Ҳамоно Ӯ доно ва тавоност». Фотир, 44.

Ин амр баёнгари камоли қудрат ва тавоноии Аллоҳ таъоло мебошад, ки Ӯ ҳар чиро ки хоҳад мекунад ва ҳар чиро наҳоҳад анҷом намедиҳад ва ин нукта бар камоли рубубияти Ӯ далолат мекунад.

## Шарҳ:

Ин калимаи тавҳид аст, ки тамоми паёмбарон мардумро ба сӯи он фаро хонданд.

«Ҳар оина мо дар ҳар қавме паёмбар фристодем, то ба мардум бигӯянд, ки Худоро ибодат намоянд ва аз парастиши бут дурӣ бииҷӯед».

Наҳл, 36

Маънову маҳфуми оят ин аст, ки ба ҷуз Ҳудованд касе лоику сазовори ибодат нест, зеро ки Ӯ Офаридгор, Рӯзидех, Молик ва Идоракунандай ҷаҳон аст. Аз ин рӯ бояд, ки бандагон тамоми анвоъи ибодатро танҳо барои ӯ анҷом диханд ва ҳар чизе ки ғайри Аллоҳ таъоло ниёиш

карда ва парастида мешавад, ботил ва беасос мебошад.

Чаро ин тавр аст? Зеро ки чизе аз дасти ин худоёни сохта барнамеояд ва эшон дорои ҳеч амру фармон ва тадбиру тасарруфе дар умри ҷаҳон намебошанд. Ҷумлаи «**Нест худое ба ҷуз Ӯ**», ки дорои нафӣ ва исбот аст, тавҳиди улухиятре ифода менамояд.

**Хулоса:**

Дар ҳақиқат Худованди бузург дар зоти хеш ва номҳову сифоташ ва дар маъбудияташ якаву танҳо буда, ҳеч махлуқаш ба ӯ шарику монанд намебошад ва Ӯ бар ҳама чиз қодиру тавоно аст. Чизе ӯро очиз нагардонда ва ба Ӯ ҳеч коре гаронӣ

ва душвориң наовардааст, ҳамчуноне  
ки ба құз Ү касе мустаҳиққу  
сазовори ибодат ва парастиш нест.

Пурсишқо:

- 1) Вахдонаияти Аллоҳ таъоло чи  
маъно дорад?
- 2) Анвоъ ва ақсоми сегонаи тавхид  
кадом аст?
- 3) Анвоъ ва бахшхой сегонаи ширк  
кадомхоянд?
- 4) Ҳамаи паёмбарон мардумро ба  
сүи кадом матлаб фаро хонданد?

### Дарси дуввум

5- Қадим аст бе оғоз ва ҳамеша ҳаст  
бе интихо.

6- Ҳалок нахоҳад шуд ва несту нопадид нахоҳад гашт.

7- Ва ба ҷуз хостай ӯ чизе рӯй намедиҳад.

Шарҳ:

Қадим аз номҳои Ҳудованд ба шумор намеравад. Мурод аз он ин аст, ки чизе зоти ҳазрати Ҳудовандиро сабқат накарда ва ӯ ҳамеша ҷовидон ва бентиҳову фарҷом бокӣ ҳоҳад монд. Ин айнан маҳфуми ояти зерин мебошад. Зоро, ки маъни Аввал яъне пеш аз ӯ чизе набуда ва Охир, яъне баъди ӯ чизе арзи ҳастӣ наҳоҳад кард, мебошад.

Расули Худо (с) ояти мазкурро чунин тафсир намуда: Яъне ҳалок намешавад ва несту нобуд нахоҳад шуд. **Чунончи Худованд дар таъииди ин маъно фармуда:**

«Ҳар кӣ рӯи замин аст дастхӯши марг ва фаност ва зиндаи абадӣ зоти Худои муњими бо ҷалол ва азamat аст». Ар-раҳмон 26-27

Яъне Худованд ҳар чизеро ки ирода намояд, қодиру тавоно мебошад.

Чунончи Аллоҳ таъоло фармуда: «Вале Худованд ҳар чизеро хоҳад мекунад». Бинобар ин ҳар гоҳ Худованд кореро бихоҳад, анҷомаш медиҳад, агар чанде тамоми маҳлукоташонро наҳоҳанд ва чун

кореро нахоҳад, тамоми маҳлукоташ онро анҷом дода наметавонанд. Ин аст иродай қавӣ ва қадарии Аллоҳ таъоло.

Аз ин рӯ ҳар кори нек ё баде, ки дар ин олам сар мезанад, ҳама ба ирода ва хости Ӯ сурат мегирад ва иродай Ӯ ҳаргиз мағлуб ва маҳкум нахоҳад шуд. Чизеро, ки Ӯ бихоҳад, таҳаққуқ мепазирад ва чизеро, ки нахоҳад ба вукуъ намепайвандад.

8- Авҳому гумонҳо ба Ӯ намерасад ва фахму хирадҳо ӯро дарк нахоҳанд кард.

9- Касе аз мардум ба Ӯ шабиҳу монанд намебошад.

10- Зиндааст, ҳаргиз нахоҳад мурд ва пояндаву тадбиркунандааст, ки ҳаргиз касолату хоб ӯро фаро нагирад.

Шарҳ:

Ҳамоно касе аз мардум ба василаи илму дониш ба Ӯ расида наметавонад. Чунон чи Худованд фармуда «Касе ба илму дониш ба зоти ӯ нахоҳад расид». Бинобар ин тахмину гумонҳо ва тасаввуроту хаёлҳо ба ҳақиқати зоти Худованд нахоҳад расид ва касе ҳам кунҳу умқи зоташро нахоҳад донист.

Ҳамчуноне, ки касе аз маҳлукоташ дар зоту ҳасти ва номҳову сифот ва афъолу кирдораш ба Ӯ шабоҳат

надорад ва Ӯ зиндааст, ки ҳаргиз намемирад. «Ва бар он зоти зиндае, ки ҳаргиз намемирад, таваккал ва эътиимод кун.»

Пояндаву идоракунандааст, ки ҳаргиз Ӯ ҳолати пинак фаро нагирад, чи ҷои хоб рафтани ва агар ва агар Ӯ хоб фаро гирад, ҳароина тамоми қавонин ва низоми олам мутазалзил ва вайрон мегардад.

Ҳамаи ин нуктаҳо афкору эътиқоди тоифаи муташаббиҳаро, ки Худовандро ба муҳлукоташ ташбих дода ва ба ин сабаб коғир гаштаанд, рад менамояд.

11- Офариғори бениёз ва рӯзиҳиҳи хастанашаванда аст.

12- Миронандаи бехавфу тарс ва зиндакунандаи bemashaq'at ва xastag'i meboшад.

Шарҳ:

Ҳамоно Худованд мардумро ба ин хотир наофарида, ки ба эшон дasti ниёзмандӣ дароз кунад, ё аз онон майли ҳамкорӣ ва қӯмак намояд, балки онҳоро танҳо барои ibodatu парастиши зоти покаш оваридааст.

Читавре ки мефармояд:

«Наофаридаам чинн ва инсонҳоро магар барои ин ки маро бипарастанд.»

Худованд ҳамаи маҳлуқоташро сарфи назар аз ин ки инсон бошад, ё

чинн, парранда бошад, ё хазанда,  
мӯъмин бошад, ё кофир ризқу рӯзӣ  
дода, хостаҳояшро бароварда  
месозад, дар ҳоле ки ин амр чизе аз  
хазинаҳои мулкаш намекоҳад.

Ба дasti Аллоҳтаъолост калидҳои  
осмонҳову замин ва Ӯ  
маҳлукоташро дар соати  
муқарраршуда бе ягон ҳавфу ҳарос  
мемиронад «Худованд мемиронад  
одамонро чун маргашон даррасад»  
Зумар, 42

«Аллоҳ таъоло аз корҳои  
анҷомдодааш пурсида наҳоҳад шуд,  
вале эшон (**мардум**) мавриди  
пурсиш қарор мегиранд». **Анбиё:** 23

Ва Ү рӯзи қиёмат мурдагонро аз гурҳояшон бармеангезад: «Кофирон чунин пиндоштанд, ки ҳаргиз барангехта наҳоҳанд шуд. Бигӯ, савғанд ба Парвардигорам, ҳароина барангехта мешавед, сипас аз корҳои анҷомдодаатон хабар дода мешавед ва ин амр дар назди Худованд сахлу осон аст».

Тағобун, 7

Аз ин рӯ бидуни машаққат ва ҳастагӣ рӯзи растоҳез ҳамаи мардумро баъд аз маргашон бори дуввум зинда хоҳад кард. Зеро бешакку шубҳа зоте, ки замини мурдаро ба василаи об зинда кард, бар зиндасозии мурдагон қодиру тавоност «Ҳамчунин мебарорем

мурдагонро шояд, ки шумо панд бигиред». Аъроф: 57

Ҳамчунин он зоте, ки нахустин бор оғарида, қудрату тавони инро дорад, ки дубора онҳор зинда намояд ва ин ин кор дар назди Ӯ бисёр сахлу осон мебошад. Поку мунаzzaҳ аст Худованд аз он чи кофирон мегӯянд.

Хулоса: Ҳақиқатан, Худованд аввал ва охир буда, ҳамеша зиндаву поянда аст. Чизеро ки хоҳад анҷом медиҳад. Ҳақиқати зоти Ӯро бо илму дониш шинохтан имконпазир нест. Ҳаргиз Ӯро пинак ва хоб намегирад. Аз корҳои анҷом додааш пурсида намешавад, вале мардум

мавриди суол ва пурсиш қарор мегиранд.

Пурсишҳо:

- 1) Оё Қадим аз номҳои Худованд аст?
- 2) «Ва ҷуз хостаи Ӯ чизе рӯй намедиҳад» чӣ маъно дорад?
- 3) Дар идораву тасмимгирии Худованд шарику анбозе ҳаст?

### Дарси саввум.

13- Ҳамеша пеш аз оғариниши мардум ба сифати хеш муттасиф буда, оғариниши онон чизе бар сифаташ наафзуда. Ҳамчуноне, ки бо сифаташ азалий ва ҳамеша

будааст, ҳамин тавр бар он сифатҳо абадӣ ва ҷовидон ҳоҳад монд.

14- Баъди оғаридани махлӯқот ва ба вуҷуд овардани мардумон номҳои **Холик** (**оғаридгор**) ва **Борӣ** (**эҷодкунанда**)-ро қасб накардааст.

Шарҳ:

Дар ҳақиқат ҳар сифате аз сифоти Аллоҳ таъоло пеш аз оғаридани махлӯқот дар азал барояш собит ва пайдо буд ва тамоми сифатҳои мазкур сифоти камол ва танзиҳӣ Ӯст, ки набудани сифати мазкур дар зоти Ҳақ таъоло нақс ва адами камол маҳсуб мегардад. Маҳол аст, Аллоҳ таъоло баъди нақс ва нопуррагӣ сифоти камол ва

муназзаҳиятро қасб карда бошад, ё ин ки баъди оғаридани мардум қадом сифате ба сифоташ изофа гардида бошад, балки тамоми сифоти мазкур дар азал қабл аз оғариниши ашё барои зоти Ӯ событва мавҷуд будааст.

Ҳамчуноне, ки Ҳудованди бузург бо сифатҳояш азалий аст, ки барои он сифот ибтидову оғоз вучуд надорад, ҳамин тавр Ҳақ таъоло бар сифоти мазкур ҷовид ва абади мебошад, ки онҳо ҳеч гоҳ несту нобуд намешаванд, балки бо бақову ҳастии мавсуф боқӣ ҳоҳанд монд.

Аллоҳ таъоло қабл аз оғаридани маҳлукот дорои номи Ҳолик

(офаридгор) буд ва ҳеч гоҳ тавсифи  
Ў бо ин ном ба овариниши  
махлукот мавқуф набудааст.

Ҳамчунин номи Борӣ  
(эҷодкунанда)-ро баъди ба вучуд  
овардани оламиён ба худ касб  
накарда, балки Ў қабл аз ибдоъ ва  
эҷоди мавҷудот Борӣ буд. Аз ин рӯ  
номҳо ва сифоти Ў чун зоти покаш  
қадим (бе ибтидову оғоз) мебошад.  
Дар ин маврид аз Паёмбари Худо (с)  
ривоят аст, ки он ҳазрат(с) чунин  
хабар медиҳад:

«Худованди бузург қисмату  
сарнавишти маҳлукоташро панҷоҳ  
ҳазор сол пеш аз оғаридани

осмонҳо ва замин муқаддар ва  
муайян намудааст».

15- Маънии рубубият  
**(Парвардигорӣ)** барояш хос буда ва  
худ марбуб **(оafariдашуда)** нест ва  
иҷунийн маънии холиқият  
**(оafariдгорӣ)** барояш хос буда ва  
худ махлуқ намебошад.

16- Ҳамчуноне, ки Ӯ қабл аз дубора  
зинда кардани мурдагон сазовори ин  
ном **(зиндакунанда)** гаштааст, ҳамин  
тавр пеш аз оafariдани мардум  
сазовору мустаҳиқи ин ном **(Холик)**  
буд.

17- Зоро, ки Ӯ бар ҳама чиз қодиру  
тавоно буда ва ҳама чиз ба сӯи Ӯ  
ниёзманд мебошанд ва ҳамаи корҳо

бар зоти Ӯ саҳлу осон аст, ки ба чизе муҳтоҷу ниёзманд намегардад. «Ҳеҷ ҷиз монанди Ӯ нест ва Ӯ шунавову бино аст».

## Шарҳ:

Дар ҳақиқат Аллоҳ таъоло пеш аз оғаридани мардум ба тамоми маънои рубубият Парвардигор мебошад. Ҳамчунин Ӯ қабл аз халқ намудани ашё Холиикӯ оғаридгор мебошад. Пас ин номҳо ва маъонӣ, ки ба Ӯ далолат мекунад, ҳамеша аз аввал то охир хос ба зоти Борӣ таъоло ҳаст.

Бинобар ин ҳамчуноне, ки Ҳудованд мурдагонро баъди ҳаёту зиндагониашон ду бора зинда

мекунад, ҳамин тавр Ү онҳоро қабл аз сурати ҳастӣ гирифтан зинда карда, ба эшон ҳаёт бахшида буд ва чуноне, ки Ҳақ таъоло баъд аз оғариниш мурдагонро ду бора ҳалқ мекунад, ҳамин тавр ӯ эшонро қабл аз-ин оғариниш ҳалқ бинмуда. Зеро, ки Аллоҳ таъоло бар ҳама чиз қодиру тавоно аст, ҳар гоҳ чизеро хоҳад анҷом медиҳад ва чун нахост пайдо намегардад ва ин иродай қавии қадарист, ки чизе аз ҷорҷубаи он берун намебарояд ва ҳеч гоҳ чизе муҳолифи он сурат намегирад.

Тоифаи Мӯътазила мегӯяд: Аллоҳ таъоло бар ҳамон чизе, ки дар доираи қудрату тавонаш ҳаст, қодир мебошад, вале афъолу кирдори

бандагон аз доираи құдраташ берун аст, бинобар ин Худованд бар афъолу кирдори бандагонаш қодир намебошад. Ин эътиқоди Муътазила салб намудани сифати камол аз Худованд мебошад, зеро, ки Аллоҳ таъоло бар ҳама чиз қодиру тавоност, чуноне **Ў аз худ хабар дода мегүяд**: «Аллоҳ таъоло бар ҳама чиз қодир мебошад». Бақара:

284

Ҳамчунин ҳар чизе, ки дар ин чахон арзи ҳастай мекунад, ҳама бо ирода ва хости **Ўст ва бовару тасдиқ** намудани ин масъала аз муҳимтарин шурути имон овардан ба рубубияти Аллоҳ таъоло ба ҳисоб меравад.

Ҳар чизе, ки дар ин олам аст, ҳама дар мавҷудият ва бақо ниёзманд ва мӯҳтоҷ ба Аллоҳ таъоло мебошад ва ҳама корҳо дар назди кудрат ва нерӯи Худовандӣ сахлу осон аст. Чи тавре, **ки Ҳақ таъоло мефармояд:** «Ҳамоно ин бар Худованд осон аст». **Ҳадид:** 22

Ва Ӯ ба касе ё ба чизе эҳтиёҷ надорад, балки ҳама чиз дар ҳама вақту замон ва мавзиъу макон ба Аллоҳ таъоло мӯҳтоҷ ва ниёзманд мебошад.

Хулоса: Сифоти зотии Худованд қадиму азалианд ва сифоти феълиаш қадиму-н-навъ мебошанд. Агар чанде баъзе аз сифоти феълӣ қобили

ҳудус ва пайдошавӣ бошанд, вале онҳо бо бақову пояндагии зоти Аллоҳ таъоло бокӣ ва ҷовидон мебошанд ва Ҳудованд қабл аз оғариниш дорои асмо ва сифоти хеш буд.

Пурсҳо:

- 1) Оё маънои рубубияти Ҳудованд ба вуҷуду ҳастии марбубин (**махлукҳо**) ниёз дорад?
- 2) Оё қудрати Аллоҳ таъоло дар ҳама чиз таъсир хоҳад кард?
- 3) Маънову маҳфуми ин оят (**Нест чизе шабиҳи ӯ**) чист?

**Дарси панҷум**

18- Мардумро бо илми худ биёфариd.

19- Тақдиру сарнавишти онҳоро муайян намуд.

20- Аҷалу мухлати онҳоро муқаддар ва муайян соҳт.

21- Чизе қабл аз оғарниши эшон аз зоти Ӯ пинҳон ва маҳфӣ намонда ва инчунин пеш аз оғаридан тамоми кору кирдоре, ки эшон анҷом медиҳанд, медонист.

Шарҳ:

Ҳамоно Худованд мардумро оғарида, дар ҳоле, ки ба эшон доно ва огоҳ буд. Чи тавре, **ки мефармояд**: «Оё он зоте, ки

офаридааст, намедонад ва Ӯ  
мехрубон ва огоҳ аст». **Мулк:** 14

Бинобар ин илми Худованд ҳама  
чиизро ихота намудааст, ҳамчуноне,  
**ки мефармояд:** «Он чизеро, ки аз  
пешу ақиби онҳост, медонад ва касе  
бо илму дониш ҳақиқати зоти Ӯро  
намешиносад». **Тоҳо:** 110

Илми Аллоҳ таъоло ба чизҳои  
гузашта ва оянда ва чизе, ки рух  
надода, агар ба вуқӯъ меомад, чи  
гуна сурати ҳастӣ мегириф-ро фаро  
мегирад.

«Чизе ба андозаи як зарра ва на  
хурдтар ва на бузургтар аз он дар  
осмонҳо ва замин дар илми  
Худованд пӯшида нест, магар ин ки

ҳама дар китоби возиҳу ошкор сабт гардида», яъне чизе аз ӯ пӯшида нест ва илми ӯ куллиёт ва ҷузъиётро фаро гирифтааст.

Ҳама чизро Худованд ба андоза офаридааст, ҳамчуноне, **ки мефармояд:**

«Мо ҳама чизро ба андоза офариDEM». Қамар: 49

Аз ин рӯ ҳайру некӣ ва шарру бадӣ ҳама муқаддар мебошанд ва ҳама чиз ба андоза офарида шуда.

Ин гуфта даъвову пиндори қасонеро, ки мегӯянд, ки шарру бадиро Худованд наофаридааст, ради менамояд. Аллоҳ таъоло барои

мардум мухлату вақт муайян намуда, ки аз он заррае таъхир намекунад. «Пас ҳар вақте, ки ачалашрн фаро расад соате тақдим ва таъхир нахоҳад кард». [Аъроф:](#) 34

Ҳақиқатан, Худованд ҳама чизро пеш аз оғаридан медонист ва инчунин некбахтон ва бадбахтон, некӯкорон ва фосидонро қабл аз оғариниш медонад ва чигуна ва дар кадом рӯз сар задани корҳоро аз эшон низ хоҳад донист. Ҳеч чизе аз кору кирдори мардум аз Ӯ пӯшида нест.

Хулоса: Ҳамоно Худованд мардумро ба илми хеш оғарида аст,

ва тақдиру сарнавишти ҳар чизро  
муайян кардааст.

Чизе аз махлукоташ ва аз аъмолу  
кирдорашон қабл аз оғариниш бар ӯ  
махфӣ ва пинҳон намондааст.

Пурсишҳо:

- 1) Маънои ин чумла «**ва тақдиру  
сарнавишти онҳоро муайян  
кардааст**» чӣ мебошад?
- 2) Оё Худованд аъмолу кирдори  
бандагонро пеш аз оғариданаш  
медонад?

### **Дарси панҷум**

22- Онҳоро ба тоату  
фармонбардории хеш амр намуда ва

аз маъсияту саркашиаш нахӣ  
кардааст.

23- Ва ҳама чиз ба тақдиру хости  
Худованд ҷорӣ мегардад ва иродаву  
ҳоҳиши Аллоҳ таъоло ичро  
шуданист. Бандагон ҳеч иродаву  
ҳоҳиш надоранд, магар он чиро ки  
Худованд барояшон хоста бошад.  
Пас чизеро ки Худованд хоста, рух  
медиҳад ва чизеро, ки нахоста воқеъ  
наҳоҳад шуд.

Шарҳ:

Воқеан, Худованд мардумро бо  
итоату фармонбардории худ амр  
намуда, савобу подоши зиёде дар  
ивази он ваъда додааст. Ҳамчунин  
эшонро аз маъсияту саркаши нахӣ

карда, аз азоби дарднок бимашон додааст. Чи тавре, **ки Аллоҳ таъоло фармуда:** «Ва касе, ки аз Худо ва расулаш итоат намояд, Аллоҳ таъоло ӯро ба биҳиштхое дохил мекунад, ки зери онҳо ҷӯйҳо равон аст дар ҳоле, ки Ӯ дар он ҷо ҷовидон ва абадӣ мебошад ва ин аст пирузии бузург ва касе, ки аз Худо ва расули Ӯ саркашӣ намуда, марзҳои муайяншудаи Ӯро таҷовуз намояд, Ҳақ аъоло Ӯро ба оташе дохил менамояд, ки дар он ҷовидон месӯзад ва барои ӯст азоби хоркунанда». **Нисо: 12-14**

Худованд баъди ҳарф заданаш аз ҳалқу оғаринииш бе восита аз амр ва наҳӣ хабар медиҳад, ки ин нукта

бар он далолат менамояд, ки  
Офаридгор дорои амр ва наҳӣ аст.

Чуноне, **ки Ҳақ таъоло мефармояд:**  
**«Огоҳ бошед, ки барои Худованд**  
аст, амр ва наҳӣ» Аъроф: 54

Ҳама чиз ба такдир ва хоҳиши  
Аллоҳ таъоло равон аст ва хеч чиз  
дар олами ҳастӣ бе иродаву хоҳиши  
Ӯ сурат намегирад ва машияту  
иродай Ӯ таҳакқуқпазир ва ичро  
шуданиӣ аст ва хеч гоҳ ба таъхир ва  
таътил мувоҷиҳ намегардад, ки инро  
иродай кавнӣ-қадрӣ меноманд ва  
маънову мағҳуми он иборат аст, аз  
ин ки ҳар чизеро, ки Худованд дар  
ин олам ирова намояд, хоҳ Ӯ некӣ ва

бадī бошад, албатта ӯ таҳаққуқ  
меёбад ва пайдо мегардад.

Худованд мефармояд: «Касеро, ки  
Худо хоҳад гумроҳ мекунад ва  
касеро, ки хоҳад бар роҳи рост  
қарор медиҳад.» Аъроф: 39

«Ва агар Худованд меҳост эшон  
даст ба куштор намезаданд, вале  
Аллоҳ таъоло чизеро, ки хоҳад  
анҷом медиҳад.» Бакара: 25

Иродаву хоҳиши бандагон ҳам аз  
машият ва хоҳиши Илоҳи берун  
нест, чунон, **ки Худованд**  
**мефармояд:** «Ва намехоҳед, магар  
он чиро, ки Худованд,  
Парвардигори чаҳониён хоста  
бошад.» Таквир: 29

Иродай кавнӣ аз иродай шаръӣ фарқ дорад, ба ин гуна, ки он аҳёнан таҳаққуқ намеёбад. Зоро, ки Худованд кореро дӯст медорад ва ба вучуд омаданашро намехоҳад.

Аҳёнан, кореро бад мебинад, вале рух додани онро аз ҷиҳати ҳикмат ва сабабе меҳоҳад, ки он ҳикмату сабабро танҳо ӯ медонад.

Чизero, ки Худованд барои бандагонаш хоҳад анҷом меёбад ва ҳар чиро, ки барояшон наҳоҳад воқеъ намешавад, агар ҷанде ҳамаи бандагон онро бихоҳанд. Ин амр хилоғи гуфтаи қадария мебошад, ки эшон мегуянд, ки инсон маъсияту гуноҳро ба ҳоҳиши худ ва бе

таъсири иродаи Илоҳӣ анҷом  
медиҳад, яъне Ҳудованд он  
маъсиятро ирова накардааст, балки  
кунандаи он фақат инсон мебошад,  
ки ӯ маъсияти мазкурро хоста, на  
Ҳудо. Ҳамин тавр қадариён инсонро  
иродакунандаи ашё бе иродаи  
Илоҳӣ қарор додаанд.

24- Касонеро, ки хоҳад ба фазлу  
раҳмати хеш ба роҳи рост ҳидоят  
намуда, аз гумроҳӣ нигоҳ медорад  
ва касеро, ки хоҳад ба ҳукми  
одилонааш гумроҳ сохта, ба хузлон  
ва хорӣ гирифтор месозад.

25- Ва ҳамаи бандагон дар иродаву  
ҳоҳиши Ҳудо миёни фазлу адолаташ  
мегарданд.

## Шарҳ:

Ҳамоно Худованд касеро, ки аз бандагонаш хоҳад ба роҳи рост ҳидоят кардааст, аз куфру гумроҳи ва гуноҳу маъсият ва аз осори зиёновари он дар дунё ва охират ҳифз менамояд. Ба касе, ки Аллоҳ таъоло ин неъматро лоиқу сазовор бинад, пас ин фазлу раҳмати бекаронаи Илоҳӣ мебошад, ки бояд банда Худовандро барои ин шукргузорӣ намояд.

Ҳамчунин касеро, ки аз мардум хоҳад гумроҳ намуда, ба зиллату хорӣ меафканад. Ба ин тарик, ки эшонро ба нафсҳояш vogузошта, фосилае, ки миёни шайтон ва онҳост

мебардорад, бинобар ин аз исмату паноҳи Илоҳӣ маҳрум гашта, дар гумроҳӣ ва маъсият меафтад. Ин амали Худованд, кори одилонаи ӯст, ки ҳикмати ниҳоят бузург дорад ва адолату доди мутлақ ва комил маҳсуси зоти ӯст. Чунончи оятҳои зерин бар ин гуфтаҳо далолат мекунад. «Касеро, ки хоҳад гумроҳаш мекунад ва касеро, ки хоҳад ба роҳи рост мебарад.»  
Анъом: 39

«Ту (Эй Муҳаммад) касеро, ки дӯст дорӣ ҳидоят карда наметавонӣ, вале Худованд аст, ки касеро хоҳад ҳидояташ мекунад.» Қасас: 56

Аз ин рӯ, тамомии умури мазкур,  
**(ҳидооят ва гумроҳӣ)** ҳама ба дasti  
Аллоҳ таъолост ва ин амр яке аз  
усул эътиқодии аҳли суннат ва  
ҷамоат ба ҳисоб меравад. Бнобар ин  
ҳар касе ҳидоят ёбад, Ҳудованд аст,  
ки ӯро ба фазлу қарамаш ба роҳи  
рост ҳидоят фармуда ва ҳар касе  
гумроҳ шавад, Ҳудованд аст, ки ба  
адлу ҳикмати хеш ӯро ба залолату  
гумроҳӣ афкандааст.

Вале Мӯътазила бар хилофи эшон  
мегӯянд, ки афъолу кирдори  
бандагон хоставу соҳти дasti ҳуди  
онҳост.

**«Ҳамаи мардум дар машияту иродai  
Илоҳӣ миёни фазлу адли Ҳудованд**

дар гардишанд ». Аз ин рӯ, мебинем, ки баъзе аз эшон мӯъмини ҳидоятёфтаанд, ки албатта ин ҳам ба илму ҳикмат ва фазлу раҳмати Худованд марбут аст ва баъзе дигар гумроҳ ва сарсон ба қуфру исён ва ин ҳам тақозои ҳикмат ва адолати Аллоҳ таъоло мебошад, бинобар ин касе аз идораву хоҳиши Худованд заррае берун баромада наметавонад.

«Ва намехоҳед, ҷуз он чиро, ки Аллоҳ таъоло Парвардигори ҷаҳониён хоста бошад.» Таквир: 29

Ногуфта намонад, ки инсони ҳидоят ёфта аҳёнаи дар натиҷаи маъсият ва ғафлат варзидан Худованд ӯро сазо дода, ба хузлон ва хорӣ меафканад

ва сипас боз ба роҳи рост ҳидоят менамояд, ё ин ки ӯро ба залолату гумроҳии абадӣ гирифтор месозад. Худованд моро аз ин нигоҳ дорад.

Хулоса: Худованд мардумро амр карда, ки аз Ӯ итоат намоянд ва аз маъсияту саркашиаш наҳӣ фармудааст. Ҳама чиз ба ирода ва ҳукми Худованд сурат мегирад. Иродаву хоҳиши бандагон дар зери иродаи Аллоҳ таъолост ва Ӯ касеро, ки хоҳад ҳидоят мекунад ва касеро, ки хоҳад гумроҳ месозад ва касе аз иродаву хостай Ӯ хориҷ шуда наметавонад.

Пурсишҳо:

- 1) Худованд ба чӣ кор амр намуда ва аз қадом кор наҳӣ фармудааст?
- 2) Оё иродай Иллоҳӣ хайр (**некӣ**) ва шар (**бадӣ**)-ро фаро мегирад?
- 3) Маънои ин ҷумла «Худованд қасеро ҳоҳад ба ҳукми одилонааш гумроҳ месозад»-ро бозгӯ ва тафсир намоед.

### Дарси шашум.

26- Ва Ӯ аз нақизу зид ва шабиху монанд бартар ва пок аст.

27- Касе қазо ва ҳукми Ӯро рад карда наметавонад ва ҳеч касе ҳукми Ӯро ба ақиб андохта наметавонад ва ҳеч касе бар амру фармонаш чира намегардад.

## Шарҳ:

Ҳамоно Худованд аз ин ки дар амру ҳукм ва оғариниш ва мулки ҳастиаш нақиз ва мухолиф дошта бошад, пок ва мунаzzah аст, инчунин дар номҳо ва сифоти хеш шабих ва анбоз надорад, балки дар ҳақиқат чизе монанди Ӯ нест. **Худованд мефармояд:**

«Ба Худованд шабиҳу анбоз қарор мадиҳед, дар ҳоле, ки шумо инро медонед.» Бакара: 22

Ҳар гоҳ Аллоҳ таъоло кореро ҳукм фармояд, ҳатман онро ичро менамояд ва чун манфиату судеро аз мардум боздорад, агар ҳамаи мардум ҷамъ шаванд барои ҷалби он

манфиат чизе карда наметавонанд ва  
чун ба касе зарару газанде  
расонданий шавад, ҳарчанд тамоми  
мардум ҷамъ шаванд пеши роҳашро  
гирифтан наметавонанд. Ва ҳар  
вақте ҳукми кореро содир намояд,  
ҳатман ҳукми Ӯ амалий гардида, чизе  
онро ба таъхир намеандозад. «Ва  
**Худованд ҳукм менамояд, дар ҳоле,**  
**ки касе ҳукми Ӯро таъхир**  
**намеандозад» Раъд: 41**

Ва ҳар гоҳ кореро хоҳад, албатта  
ичро мегардад, дар ҳоле, ки ҳеҷ қас  
пеши роҳашро гирифта  
наметавонад, балкии амру фармони  
Ӯ бар ҳама маҳлукот ноғиз ва  
муъассир мебошад.

«Ва Худованд бар амру фармони  
хеш чира мебошад, vale бештари  
мардум инро намедонанд.» Юсуф:  
31

Хулоҳ таъоло аз зидду  
нақиз ва шабиху анбоз пок ва  
муназзаҳ аст ва касе қазову хостай  
Ўро рад ва ҳукмашро таъхир карда  
наметавонад ва низ бар амру  
фармони Ў чирадастӣ наҳоҳад кард.

Пурсишҳо:

- 1) Зидду нақиз ва шабиху монанд чӣ  
маъно дорад?
- 2) Оё чизе қазову ҳукми Илоҳиро  
таъриҳ месозад?

**Дарси ҳафтум.**

28-Ба тамоми ашёи мазкур имон меорем ва яқин мекунем, ки ҳамаи ин аз назди Худост.

29-Ва ҳамоно Мұхаммад бандаи писандида ва паёмбари баргузида ва ихтиёркардаи Ӯст.

Шарҳ:

Мұхаммад (с) яке аз машҳуртарин номҳои бузург мебошад. Аз ҷиҳати дар баргирии ин исм хислатҳои волои инсониро, соҳибашро баро хислатҳо ситоишу тавсиф менамоянд. Ин исм номи охирин паёмовари Илоҳист, ки аз бузургтарин ва поктарин насаби араб ба дунё омадааст.

Ӯро Мұхаммад писари Абдуллоҳ ибни Абдулмутталиб меномиданд.

Убудияту бандагӣ бузургтарин мақомҳо барои инсон маҳсуб мегардад, чунон чи Аллоҳ таъоло мефармояд:

«Пок ва мунаzzah аст, Худое, ки дар (муборак) шабе бандай худ Мұхаммад (с)-ро аз Масцидулҳаром ба Масцидулаксо сайр дод.» Исрө: 1

Дар ҳақиқат Худованд Мұхаммад (с)-ро аз беҳтарин маҳлүқоташ баргузида, бар ҳама мардум фазилат ва бартариаш додааст ва бешак ӯ паёмбари муқарраб ва баргузида аст, ки Аллоҳ таъоло Ӯро барои охирин рисолат ва паёми хеш нтихоб

намуда, бузургтарин ва шарифтарин китоби осмониро бар ў нозил сохтааст.

30-Ва ҳамоно ў (Мұхаммад) хотами паёмбарон ва маҳбуби Парвардигори қаҳониён мебошад.

31-Ҳама даъвои нубувват ва паёмбарī баъд аз ў (Мұхаммад) инҳироғу гумроҳī ва ҳавову ҳаваси шайтонист.

Шарҳ:

Мұхаммад (с) охирон паёмовари Илоҳī мебошад. Чи тавре, **ки Ҳақ таъоло фармуда:** «НестМұхаммад падари яке аз мардони шумо, ва лекин ў Расули Худо ва

хатмкунандаи паёмбарон мебошад.»  
Аҳзоб: 40

Ва ў (Муҳаммад) бештари ни мардум  
аз рӯи хавфу тарси Худо  
парҳезгортарини эшон ба шумор  
мерафт, чунон чи он ҳазрат (с)  
фармудаанд:

«Ман тарсандатарини шумо ба  
ҳудуд ва аҳкоми Аллоҳ таъоло  
мебошам.»

Ва низ он ҳазрат (с) сарвари анбииё  
ва паёмбарон мебошанд. Чи тавре,  
ки фармудаанд: «Ман сарвари  
фарзандони одам мебошам ва аз ин  
ҳеч фахру сарбаландӣ намекунам.»

Ҳамчунин ӯ бузургтарин махлукот ва маҳбуби Парвардигори оламииён мебошад, ки Худованд барои рисолати осмонӣ баргузида, ба худ муқарраб ва наздик гардонидааст.

Расули Худо (с) дар ин маврид чунин мефармоянд: «Худованд чи тавре ки Иброҳим (с)-ро дӯст гирифта буд, маро низ дӯсти худ қарор додааст.»

Ҳама иддиои нубувват ва паёмбарӣ баъди ҳазрати Муҳаммад (с) инҳироф ва гумроҳӣ маҳсуб мегирад, бинобар ин касе, ки баъд аз Расули Худо (с) бароии худ, ё барои дигарон даъвои пайғамбарӣ кунад, коғир мешавад. Ҳамчунин касе, ки ӯро дар ин амр тасдиқ ва бовар

намояд кофир мегардад, балки ҳар касе, ки дар ин амр шакку гумон намояд (**ду дила шавад**) низ кофир мегардад .

Зеро, ки бандай мӯъмин чунин имон меоварад, ки баъди Муҳаммад (**с**) ҳеч паёмбаре нест.

Оре, шояд баъд аз Расулии Худо (**с**) даъвогари дурӯғгӯ биёяд, ки ў иддаъоии паёмбари намояд ва ихтимолан баъзе корҳои ғайри оддӣ анҷом диҳад ва пайравоне низ дар атрофи хеш чамъ намояд, вале ў ба дарозо накашида расво мегардад ва кораш ба ҳеч ҷое намерасад. Зеро ки тамоми касоне, ки баъди ҳазрати Муҳаммад (**с**) даъвои нубувват ва

паёмбарī кардаанд, ба ҳамин сарнавишт гирифтор шудаанд.

32- Ва ӯ (Мұхаммад) бо ҳақиқат ва ҳидоят ва нуру рұшной ба сұи тамоми чинн ва мардум фиристода шудааст.

Шарх:

Дар ҳақиқат Расули Худо (с) бузургтарин паёмбарон буда, рисолати ӯ ҳама инсу чиниро дарбар мегирад. Ҳама паёмбарони пеш аз ӯ фақат ба сұи қавмҳои худ фиристода шуда будан, вале ӯ ба сұи тамоми махлукот, инсу чинн фиристода шудааст.

Чи тавре, ки Аллоҳ таъоло  
мефармояд:

«Ва нафиристодем туро, магар аз  
рӯи раҳмату меҳрубонӣ барои  
чаҳониён.» Анбиё: 107

Ҳамчунин паёмбар (с) мегӯяд: Ва  
паёмбарони пеш аз ман фақат ба сӯи  
қавмаш фиристода мешуд, вале ман  
ба сӯи тамоми мардум фиристода  
шудам.

Воқиан, Аллоҳ таъоло ӯро бо  
ҳақиқат ва фидоят ва фиристодааст:  
«Аллоҳ таъоло паёмбараш  
(Муҳаммад)-ро бо ҳидоят ва дини  
ҳақ фиристод, то ӯро бар тамоми  
динҳо пирӯз гардонад, агар чанде

кофирон аз ин кор нохуш шаванд.»

**Саф: 9**

Худованд ўро бо нуре, ки ба роҳи  
рост ҳидоят менамояд,

**фиристодааст:** Чи тавре ки Аллоҳ  
таъоло мефармояд: «Дар ҳақиқат аз  
тарафи Худо бароятон нур ва  
китоби возиҳу равшан омадааст.»

Моида: 15

Аз ин рӯ, Қуръон ҳамон рушноиест,  
ки ба роҳи рост ҳидояд ва раҳнамоӣ  
мекунад ва инчунин нур ва шифои  
дилҳо, мебошад.

**Хулоса:** Паёмбар ҳамон расули  
баргузидааст, ки Худованд ўро ба  
сӯи инсу ҷинн бо ҳидоят ва дину  
ойини ҳақ фиристодааст ва ў

охирин паёмбаронест, ки баъд аз ў  
ҳеч паёмбаре намояд.

Пурсишҳо:

- 1) Оё Муҳаммад (**с**) ба сӯи тамоми мардум фиристода шудааст, ё факат ба сӯи қавми худ?
- 2) Ҳар касе, ки баъди Расули Худо (**с**) барои худ, ё барои дигарон даъвои паёмбари намояд чӣ ҳукм дорад?

### Дарси ҳаштум

33-Ва ҳамоно Қуръон каломи  
Худованд аст, ба тарзи қавлу гуфтор  
оғоз гардида ва бар паёмбараш ба  
тариқи вайҳ нозил гардидаст ва  
мӯъминон ҳақ будуни Қуръонро

тасдиқ намудаанд. Ҳамчунин онҳо яқин кардаанд, ки Қуръон дар ҳақиқат қаломи Худо буда, мисли сухани мардум оғаридашуда нест. Бинобар ин ҳар касе, ки онро шунида гумон кунад, ки қаломи башар аст, Ҳаққо, ки коғир шудааст ва ҳамчунин Худованд чунин инсонро мазаммату сарзаниш намуда аз дўзах бим додааст, **зеро ки Ҳақ таъоло фармудааст**: «Зуд аст, ки ўро (шахси такзибкунанда)-ро ба дўзах медарорам.»

Пас, вақте ки Худованд барои шахсе, **ки ў дар мавриди Қуръон чунин гуфта**: «Ҳамоно Қуръон ҷуз қавли башар чизе нест» бими ҷаҳаннам додааст, дарёфтем ва

яқини комил ҳосил намудем, ки  
Куръон каломи Холиқи башар буда,  
ба қавлу гуфтори одамон шабоҳате  
надорад.

Шарҳ:

Куръон дар ҳақиқат каломи  
Худованд буда, аз ў сарчашма  
гирифта аст. Намедонем, ки чи гуна  
Аллоҳ таъоло ба он ҳарф зада, вале  
Куръон ҳақиқати каломи Ўст.

Калом ва сухангутан яке аз сифоти  
камол ва азамати Ҳақ таъоло аст ва  
нақизу муқобила он ҳарф назадан  
сифати нақсу айб мебошад, ки  
Худованди бузург аз он муназзах ва  
пок аст.

Аллоҳ таъоло мефармояд: «Ва сухан гуфт Худо ба Мӯсо сухан гуфтане.»  
Нисо: 164

Бинобар ин калом, сифати Худо буда, ба кайфият ва тариқаे, ки ба камолу ҷалолаш шоиста бошад аз Ӯ дармеояд ва ҳамчунин Қуръон калому сухани Аллоҳ таъолост, чи тавре ки Ҳақ таъоло фармуда:

«Ва агар яке аз мушрикин ба ту паноҳ орад, пас ӯро паноҳ бидех, то каломи Худовандро бишнавад. Сипас ӯро ба маъво ва манзилаш бирасон.» Тавба: 6

Мақсуд аз каломи Худо Қуръони карим мебошад, аз ин рӯ Қуръон сухани ҳақиқии Худо буда, ба

тариқи ваҳй онро бар паёмбараш Мұхаммад (с) фурӯ фиристода ва бандагони мұғын вайҳ будани Куръонро тасдиқу бовар намуда ва яқини комил ҳосил бинмудаанд, ки (Куръон) воқеъан, сухани Худованд буда, махлук ва оғаридашуда намебошад.

Зеро ки сифатҳо ҳамеша қузъе аз зот ба ҳисоб мераванд ва сифоти Аллоҳ таъоло чун зоти Ұқадим буда, махлук намебошанд, vale сухани одамон мисли эшон пайдошаванда ва махлук мебошад.

Ҳар касе, ки чунин пиндорад, ки Куръон сухани башар бошад ва одамон аст, пас ү коғир ба шумор

меравад ва дарр ҳақиқат Худованд  
ўро дохили оташи дўзах менамояд,  
чи тавре, **ки мефармояд:**

«Ва гуфт (кофири саркаш) ин  
(Қуръони Мұхаммад) ба چуз сихр ва  
баёни сихрангез ҳеч чизе нест. Ин  
оёт гуфтори башаре беш нест. Мо  
ин мункир ва такзибкунандаи  
Қуръонро ба кайфари қуфр ба оташи  
дўзах дарафканем.» **Мудассир:** 24-  
25

Бинобар ин вақте ки мўъминон  
диданд, ки Худованд мункири  
Қуръонро ки гуфта ин гуфтори  
башар аст ба оташи дўзах кайфар  
медиҳад, дарёфтанд ва яқин  
намуданд ба ин ки ҳамоно Қуръон

каломи Холики башар буда ва гуфтори одамон ба ӯ шабоҳат ва монандӣ надорад, балки ҳама сифоти Худованд аз сифотҳои махлукоташ фарқ дорад, чи тавре ки зоти Аллоҳ таъоло аз зоти махлукот ва оваридаҳояш тафовут дорад.

**Хулоса:** Қуръон дар ҳақиқат каломи Худованд буда, махлук ва оваридашуда намебошад ва ҳар касе ки пиндорад, ки ӯ (**Қуръон**) гуфтори башар ва одамон аст, бешак кофир мегардад.

**Пурсишҳо:**

1) Дар робита ба Қуръон чӣ мегӯед?

2) Касе, ки чунин пиндорад ки  
Куръон махлук ва оғаридашуда аст,  
чӣ ҳукм дорад?

### Дарси нуҳум.

34-Ва ҳар касе, ки Худовандро ба  
яке аз маъонӣ ва авсофи бошар ва  
одамон васф намояд, бешак кофир  
мегардад. Бинобар ин касеки ба ин  
амр дида андузад, иибрат хоҳад  
гирифт ва аз ин гуна ақвол ва  
гуфтори кофирон дурӣ мечӯяд ва  
дармеёбад, ки дар ҳақиқат Аллоҳ  
таъоло бо сифатҳояш мисли башар  
ва одамон нест.

Шарҳ:

Кадом инсоне, ки Аллоҳ таъолоро ба маъонӣ ва авсофи одамон васф намуда, дар асмо ва сифоташ ўро ба махлукоташ ташбих намояд бешак шахси мазкур ба Худованд кофиир гардидааст, **зоро ки Ҳақ таъоло мефармояд**: «Нест чизе монанди Ӯ ва Ӯ шунаво ва биност.»

Ҳар вакте, ки инсон ба ин хақиқат дида андӯхта, онро фахмда дарк намояд, бешак аз кофир шудани шахсе, ӽ Худовандро ба махлукоташ ташбих намояд ибрат хоҳад гирифт. Зоро ки ӽ бояд аз ин амр панду ҳикмат гириифта, аз такрор намудани сухани кофирон, ки Аллоҳ таъоло эшонро ба отashi дӯзах кайфар хоҳад кард, парҳез менамояд

ва ба зуди дармеёбад, ки Худованд ба сифатҳо ва қайфият ва ҳақиқати маъонияшон ҳаргиз монанди башар ва одамон нест.

**Хулоса:** Сифатҳои Худованд монанди сифатҳои башар ва одамоон нест ва ҳар инсоне, ки Аллоҳ таъолоҳро ба сифат ва авсофи башарият васф намояд, ё ташбих намояд, бешак ӯ кофир мегардад.

**Пурсишҳо:**

1) Далели ин гуфта, ки сифоти Аллоҳ таъоло монанди сифоти одамён намебошад, чист?

2) Ҳукми касе, ки сиифоти  
Худовандро ба сифатҳои одамон  
ташбих намояд, чист?

### Дарси даҳум.

35-Дидани аҳли биҳишт Худовандро  
бидуни ихота ва кайфият ҳақ аст. Чи  
тавре, **ки Қуръон ин ҳақиқатро бозгӯ**  
**менамояд:** «Он рӯз рухсори тоифае  
аз шодӣ ва суур барафрӯхта ва  
нуронист ва ҷамоли Ҳақ таъолоро  
мушоҳида менамоянд.» Қиёмат: 22-  
23

Тафсиру тавзехи руъяти мазкур бо  
ирода ва илми Алоҳ таъоло бастагӣ  
дорад ва ҳар ривояти сахехе, ки дар  
ин маврид аз Расули Худо нақл  
шуда, албатта бар гуфтор ва фахми

он ҳазрат (с) мавқуф мебошад (чизе аз кунҳ ва умқи қазияи мазкурро кашф наменамояд.)

Мазмуну мӯҳтавои он ривоят ба ирода ва хости он ҳазрат (с) мавқуф мебошад. Ҳаргиз мо дар ин қазия бо таъвилоту гумонҳо ворид намешавем, ва бо афкору орои хеш чизеро таъвил ва тибқи ҳавову ҳаваси худ чизеро ҳадсу гумон намезанем.

Зеро ки ҳақиқатан, эмин ва солим намондааст дар дин, магар касе, ки умри дақиқи динро ба Худо ва Паёмбараш voguzor намояд ва муштабаҳоти илмро ба донандаи он ҳавола кунад.

## Шарҳ:

Мушоҳида намудани мӯъминон бо  
чашмон хеш Парвардигорашонро  
рӯзи растоҳез бо Қуръон карим ва  
Аҳодиси набавӣ собит гардидааст,  
ҳамчуноне, **ки Ҳақ таъоло**  
**мефармояд**: «Он рӯз руҳсори тоифае  
аз шодӣ ва сурур барафрӯхта ва  
нуронист ва ҷамоли Ҳақ таъолоро  
мушоҳида менамоянд.» Қиёмат: 22-  
23

Расули Ҳудо (с) низ дар ин маврид  
фармуда: “Ҳамоно шумо  
Парвардгоратро хоҳед дид, чи тавре,  
ки моҳи шаби ҷаҳордаҳро мебинед,  
ки дар диданаш ҳеч шакку шубҳа  
намекунед.

Ва ҳаргиз ин маънои онро надорад,  
ки зоти Худовандиро ихота карда,  
фаро грифта шавад, ки Аллоҳ  
таъоло аз ин амр поку мунаzzah аст,  
вале мушоҳида кардан ба ҷашми  
ҳақиқат сурат мегирад, на ба ҷашми  
маънавии қалб, балки расидан ба  
дидори Ӯст (**Худованд**) бузургтарин  
неъматест, ки ахл биҳишт ба он  
мушарраф мегарданد.

Аҳодисе, ки дар ин боб аз паёмбар  
(с) ривоят шуда, тибқи таъйидоти  
имомони бузурги Ислом мутавотир  
ва саҳеху друст мебошад. Муроду  
мақсад аз оятҳо ва ҳадисҳо зоҳири  
онҳо буда, ба умқу шигарфои он ҳеч  
касе роҳ ёфтани наметавонад.

Хулосаи сухан ин ки ҳақиқатан,  
мӯъминон рӯзи қииёмат  
Парвардигорашибонро ошкоро  
мебинанд ва мо тамоми аходис ва  
ривоятҳоеро, ки дар ин маврид  
манқул шудаанд, тасдиқу бовар  
мекунем ва хештанро бо таъвил  
кардани ривоятҳои мазкур ба  
vasilaи афкоори ноқис ва кӯтоҳи  
худ хаста намекунем ва низ бо  
ҳавову ҳаваси хеш дунболи ашёе  
намегардем, ки муҳолифи ҳақиқати  
ривоятҳои мазкур бошанд.

Зоро, ки инсон ҳар гоҳ бихоҳад, ки  
дар дини хеш аз инҳироғу гумроҳӣ  
солим бимонад, лозим аст бар ӯ, ки  
ахбору ривоятҳои муракабро ба  
Худо ва паёмбарашибонро намояд

ва чун амре аз ин қабил бар ӯ  
муштабаҳ ва мубҳам гардад, марому  
мақсуди онро ба Холиқу  
Офаридгораш voguzor намояд. Чи  
тавре, **ки Аллоҳ таъоло фармуда:**  
«То он ки гурӯҳе, ки дар дилашон  
майли ботил аст аз паи муташобиҳ  
рафта ва имтиҳон шаванд, то ба  
таъвили он дар дин роҳи шубҳа ва  
фитнагарӣ падид оранд, дар сурате,  
ки таъвили онро касе ҷуз Ҳудо  
надонад ва аҳли дониш гӯянд, мо ба  
ҳамон китоб гаравидем, ки ҳамон  
оятҳои мӯҳкам ва муташобиҳи  
Куръон аз ҷониби Парвардигори мо  
омада ва бар ин дониш ва бар ин  
маъно танҳо хирадмандони олим  
огоҳанд.» Оли Имрон: 7

36- Қадами Ислом событу устувор намегардад, магар бар асоси таслим ва фармонбардории қавомити Аллоҳтаъоло. Аз ин рӯ ҳар кас фарогирии чизеро, ки донистанаш мамнуъ аст, талаб намояд ва ба voguzoштани масоили хос ба зоти Худовандӣ фаҳму идрокаш қаноат нанамояд, ин амр ўро аз тавҳиди холис ва ноб, маърифати соф ва аз имони сахеху дуруст бозмедорад, ки дар натиҷа миёни куфр ва имон, тасдиқ ва тазкиб, иқрор ва инкор мутараддид ва дудила шуда, ба васвасаву шакку гумонҳо мубтало гашта, гумроҳ мешавад, ки аз ў на мӯъмини тасдиқкунанда бар меояд ва на мункири такзибкунанда.

## Шарх:

Бар ҳақиқати Ислом собит ва устувор намемонад, магар касе, ки барои нусӯси Қуръон ва суннати набавӣ сари таслим фурӯд орад. Ва онҳоро тасдиқ намуда итоат намояд, аз ин рӯ ҳаргиз ба нусуси Қуръон ва суннати набавӣ бо ҳавову ҳавас ва шакку шубҳа мухолифат наварзида, онҳоро ба қиёс ва раъий хеш тафсиру таъвил намекунад.

Ҳаргоҳ инсон дар ҷустуҷӯи илме шавад, ки ба даст оварданаш муҳол аст, чун умури ғайбӣ ки ба Ҳудованди бузург ва қазову ҳикматаш таъаалук дорад ва ҳамчунин фахму хирadi ӯ (инсони

мазкур) ба voguzorkunii нусуси  
Куръон ва суннати набавӣ ба  
муроду мақсади Худо ва паёмбар (с)  
қаноат ва иктифо нанамояд, бешак ӯ  
бо ин амалаш хештанро аз идроки  
тавҳиди ҳақиқӣ ва ноб, маърифати  
соғу беолоиш ва низ аз имони  
саҳех, ки бар асоси тасдиқу боварӣ  
ва итоату фармонбардорӣ устувор  
аст, маҳрум месозад. Бинобар ин ӯ  
миёни тасдиқу такзиб ва имон  
овардан ба ахбору нусуси шаръӣ ва  
инкоркунии онҳо мутараддид  
гардида, дучори васвасаву шубҳаҳо  
ва хаёлоту афкори фосид мешавад,  
дар ҳоле, ки вай дар биёбони ҳайрат  
сарсону саргардон гумроҳ мегардад.  
Аз ин рӯ, шахси мазкур на мӯъмини  
тасдиқкунандай комилулимон

шумурда мешавад ва на кофири  
мункири мутлақ.

Зеро, ки ҳақиқати имон тасдиқу  
бовар кардан ва таслиму voguzor,  
ҳатто дар умуре, уи ҳикматаш  
махфī буда, ақли башарī ба кунҳи  
ҳақиқаташ расида, наметавонад, ки  
дар ин сурат ба хабару фармудаи  
Худо ва расули ў иктифо менамоем.

37-Имон овардани аҳли Ислом ба  
дидани ҷамоли Ҳудованд саҳеху  
дуруст шумурда намешавад, ки  
эшон руъяту дидори Парвардигорро  
бо ваҳму гумони хеш тафсир  
намуда, ё ба фаҳму идроки худ  
таъвил кунанд.

Зеро, ки таъвили руъят (ва таъвили ҳар маъно ва сифате, ки ба рубубияти Худованд нисбат дода мешавад) тарқ намудани таъвил ва пойпандӣ ба таолииими Худову расули ӯ мебошад, ки дину ойини муслимин низ бар ин иътиқод устувор аст.

Ва ҳар касе, ки аз нафӣ (инкор) ва ташбих дурӣ начӯяд, дучори лағжшу иштибоҳ шуда, танзиҳи зоти Илоҳиро ба ҷо наовардааст.  
Зеро, ки Парвардигорамон ба сифатҳои вахдоният ва ба авсофи мазкура фардоният (ягона будан) мавсуф буда, касе аз мардум дар авсофи мазкура шарику ҳамроҳ нест.

## Шарҳ:

Имони касе, ки дидори Аллоҳ таъолоро ба фахму дарки хеш таъвил намуда бо вахму гумон кӯшиш намояд, кайфият ва чигунагии онро бифаҳмад, сахех ба шумор намеравад, бинобар ин шахси мазкур хатокор буда, ба руъяту дидори Худованд имони ҳақиқӣ наёвардааст.

Зеро, ки ҳақиқату кайфияти руъятро ҷуз Аллоҳ таъоло касе намедонад ва қазияи руъят ва дигар масоили хос ба Офаридгор тафсиру таъвили дурусташон ин аст, ки ин гуна масоилро ба ашёи маъмулӣ, ки мардум ба он шиносой доранд,

тафсир ва таклиф карда намешавад,  
балки маънои саҳеҳашро бидуни  
кайфият баҳшидан ба он тасдик  
намуда, ба нусуси ахбори Худо ва  
расулаш сари таслим ва  
фармонбардорӣ фуруд меорем.  
Ҳамин аст дини саҳиҳе, ки  
Худованд паёмбарашро ба он  
фиристода.

Бояд мусулмонон аз ин амри зерин  
парҳез намоянд:

Якум: Инкор кардани сифоти Худо,  
ё таҳриф намудани маънои ҳақиқӣ  
ва мақсади он.

Дуввум: Ташbihҳ намудани холиқ ба  
маҳлукоташ дар ашёе, **ки ба зоти**  
**Худованд ва афъолу кирдор ва**

номхову сифоташ тааллук дорад ва  
ин ду амр дар ояти зайл баён  
гардидааст: «Нест монанди Ӯ чизе  
ва Ӯ шунавоову биност.»

Пас нисфи аввали оят нафй ва  
инкори ташбих буда, нисфи  
дуввуми оят сифоти Аллоҳ таъолоро  
исбот менамояд, биинобар ин ояти  
мазкур танзех ва исботро дар худ  
чамъ намудааст.

Ва ҳар касе, ки аз ин ду амр (**нафй**  
**ва ташбих**) дурӣ начӯяд, дар ақидаи  
хеш дучори хатову иштибоҳ гашта,  
танзих ва тақдиси Худовандро, ки  
воҷиб аст, ба ҷой наовардааст.  
Танзих, яъне Аллоҳ таъолоро аз  
шарику анбоз ва мислу монанд

муназзаҳ дониста эътиқод кардан мебошад.

Зеро, ки Аллоҳ таъоло дар зоту афъолаш ва асмову сифоташ, дар ооғаринишу фармонравияш ба тамоми сифотии ваҳдоният ва ягонагӣ мавсур ва маъруф мебошад.

Чаро, ки бе шакку шубҳа Худованд яккаву танҳо ва бениёзу беҳамто буда, касе аз маҳлукоташ дар зот, афъолу кирдор ва номхову сифоташ ба ӯ шабоҳат надорад.

38- Худованд аз ҳадду андоза ва ғояту фарҷомҳо ва аз аркону аъзо ва олоту асбоб муназзаҳ ва пок аст ва самтҳои шашгона ӯро чун ашёи мавҷуда дарбар наҳоҳад гирифт.

## Шарҳ:

Худованди бузугр аз ҳудуду марз ва интихову фарҷомҳо муназзаҳу пок аст, аз ин рӯ барои Худо ҳадду марзе вучуд надорад, ки ӯро аз дигар ашё ҷудо созад ва низ ӯро интиҳо ва фарҷоме нест, ки ба он мунаҳай шавад.

Ин гуфта моънои онро надорад, ки Ҳақ таъоло ба маҳлӯқоташ мутассилу пайваста ва бо эшон мутадоҳил ва ҳамроҳ аст, балки Худованд аз маҳлӯқоташ фосила ва тағовут дорад.

Ҳамчунин Аллоҳ таъоло аз аъзову андом ва олоту дастгоҳҳо, ки бандагон оғҳоро барои ҷалби

манфиат ва дур сохтани зиён истифода менамоянд, поку мунаzzах мебошад. Худованд аз тамоми ин ашё ва умур мунаzzaху пок аст.

Ин дар ҳолест, ки мо барои Ҳақ таъоло номҳо ва сифоти дар Қуръон омадаро исбот намуда тасдиқ мекунем, вале мегӯем, ки ҳақиқатан ин асмову сифот маъноҳои ҳақиқӣ доранд, ки бар он далолат менамоянд ва маънову маҳфуми онҳоро фаҳмида, ба тариқи шоиста ба зоти Ҳақ исбот менамоем, локин аз кайфият ва чигунагии онҳо чизе наҳоҳем гуфт, зеро, ки ин амр ба илми Худо бастагӣ дошта, касе онро намедонад.

Чи тавре, ки чиҳатҳои шашгона  
Аллоҳ таъолоро ба монанди дигар  
мавҷудот ихота наҳоҳад кард, балки  
Худованд аз ин амр муnazзаҳу пок  
аст.

Ин гуфта чиҳат ва самтро барои  
Худо мутлақо инкор намекунад,  
балки бешак Аллоҳ таъоло дар  
чиҳати баландӣ қарор дорад, вале  
мақсуд аз он чи ки зикр шуд, ин аст,  
ки чиҳатҳову самтҳо ҳаргиз  
Худованро чун дигар маҳлуқот  
ихота намекунанд ва фаро  
намегиранд.

Кош мусаниф ин мусталаҳоти аҳли  
каломро зикр намекард, агар чанде  
мо яқинан медонем, ки ӯ бо ин

истилоҳот гуфтаҳову таъвилоти  
Аҳли қаломро қасд накардааст, зеро  
ки ўз событ кардани сифот, чун  
баландӣ, рӯ, даст ва ғайра барои  
Худо ҳарф задааст.

Бинобар ин парҳез кардану тамоман  
дур буданаш аз истилоҳоти қаломӣ  
бехтар буд, зоро ки мусталаҳоти  
мазкур ихтимоли ҳақ ва ботилро  
дорад ва мазҳаби аҳли суннат дар  
баробари истилоҳоти мазкур ин аст,  
ки баъд аз тафсилу баррасӣ бар онҳо  
ҳукм менамоем, аз ин рӯ ба ин  
гуфта, ки «Худованд аз ҳудуд ва  
маҳдудият ва ғоёту фарҷомҳо  
муназзаҳ аст.»

Мавҷудияти Аллоҳ таълоро бидуни  
махдудият ва ихоташавӣ ирода  
карда шавад, ки ин қавл ҳақ ва  
дуруст мебошад ва агар бо ҷумлаи  
мазкур чунин қасд карда шавад, ки  
Худованд, на дар ҳадди улув ва  
бартарӣ ва на дар ҷиҳати баландӣ ва  
улув қарор дорад, пас ин гуфта  
ботилу беасос ба шумор меравад,  
зоро ки ин нафӣ ва инкор намудани  
улув ва бартарии Аллоҳ таълост  
бар маҳлукоташ.

Аз калимаҳои аъзо ва андомҳои дар  
матн омада, агар сифоти Худованд,  
чун рӯ, дудаст ва ду ҷашм, ки ба рӯй  
ва андоми маҳлукот шабоҳат  
надошта бошад, ирода шавад, пас ин  
пиндошт ҳақу дуруст мебошад ва

агар чунин ирода карда шавад, ки барои Аллоҳ таъоло на рӯй, на даст ва ҷашм аст, пас ин пиндору қавл ботил ва беасос маҳсуб мешавад.

Агар бо ин гуфт ки Ҳудовандро самтҳои шашгона фаро намегирад ирода карда шавад, Ҳақ таъоло на дар пеш аст ва на дар ақиб на дар боло ва на дар пойин аст ва на дар рост ва ҷап, пас ин тафсир ва бардошт сад дар сад ботил мебошад, зоро ки ин сифати маъдум ва ҷизи нопайдост, балки ин гуна сифоту тавсиф муҳол буда, боиси куфри ошкор мегардад, ҷаро ки тафсиру бардошти мазкур инкори қавли Ҳудо, балки инкори вучуди зоти Ҳақ таъолост.

Ва агар бо чумлаи мазкур ирода карда шавад, ки Худованд бидуни маҳдудият ва побандӣ дар чизе мавҷуд аст, пас ин тафсир ва бардошт ҳақ ва савоб мебошад ва Худо ба кунҳу умқи ҳақоик огоҳ аст.

Хулоса: Ҳамоно рӯзи қиёмат Худовандро бо ҷашмҳо дида мешавад. Дар ҳақиқат мӯъминон бидуни ихота ва фарогирий ҷамоли Ҳакро мушоҳида менамоянд, ки ин мазмуну мӯҳтавои тамоми ривоятҳо ва ахборест, ки дар ин замина ворид шудааст.

Бар ҳар мусулмон лозиму зарур аст, ки аз таъвил ва суханони аҳли таътил (**мункироти сифоти ҳақиқии**

**Худо**) дурӣ ҷӯяд ва бидонад, ки Аллоҳ таъоло аз ашёи ҳодис ва пайдошаванда, ва аз шабоҳату монандӣ ба маҳлуқот пок ва мунаzzah мебошад.

Пурсишҳо:

- 1) Ҳақиқати руъяти Аллоҳ таъоло дар рӯзи қиёмат чист?
- 2) Масъулият ва мавқеъи мусулмон дар баробари нусус ва ривоятҳое, ки барои баёни сифоти Худо ворид шудаанд, чист?
- 3) Манзур ва мақсад аз ин ки Худовандро самтҳои шашгона фаро наҳоҳад гирифт, чист?

**Дарси ёздаҳум.**

39-Меъроҷ (баромадани паёмбар (с) ба осмон) ҳақ аст ва дар ҳақиқат Паёмбари Худоро сайри шабона дода, ба чисму рӯҳаш дар ҳоли бедорӣ ба сӯи осмон бароварда шуд. Сипас ба он амокини баланд ки Худо хост интиқол дода шуд ва ба он чизе ки машияту иродай Ҳақ таъоло буд, икром ва иззат карда шуд ва вахъи худро ба сӯи ӯ фиристод ва замиру синаи паёмбар (с) он чиро ки дид, инкор ва такзиб накард. Дуруду саломи Илоҳӣ дар дунё ва охират бар ӯ бод.

Шарҳ:

Аҳли суннат бо чисму рӯҳ баромадани Расули Худо (с)-ро ба

осмон дар шаби «исро» иқрор менамоянд. Исро (**сийри шаб кардани**) он Ҳазрат (с) бо Қуръон ва Суннат ва ичмои уламои Ислом событ гардидааст ва ин сайри муборак аз Макка шурӯъ шуда ба Байту-л-мақдис идома ёфта, он ҳазрат дар он ҷо имоми паёмбарон шуда, намоз гузориданд. Сипас, мероҷ (**бо рӯҳу часад баромадан**) –и он ҳазрат ба осмонҳо оғоз гардид, то ин ки паёмбар (с) ба осмони ҳафтум баромада, назди Сидратулмунтаҳо расиданд.

Худованд расули акрамро ба василаи меъроҷ бо чанд имтииёзе азизу мукаррам кард, ки дигар паёмбаронро ин тур накарда буд.

Аввал ин ки ӯро бо ҷисму ҷонаш ба маконе овард, ки шахсе ба он ҷо то ҳол нарасидааст. Дуввум ин ки Аллоҳ таъоло бо ӯ дар он ҷо бевосита сухан гуфт. Саввум ин ки биҳишту дӯзах ва аҳволи бошандагони онҳоро ва низ дигар ҳақоики ваҳйшударо ба он ҳазрат (с) нишон дод. Ҷаҳорум ин ки дар ин шаб панҷ вақт намоз гузориданро бар уммати ӯ фарз гардонид. Ҳар он ҷизе дар ин шаби муборак рух додааст, дар Саҳиҳи имом Бухорӣ ва Муслиим аз паёмбар (с) ривоят шудааст.

40- Ҳавзе, ки Худованд он ҳазрат (с)-ро ба василаи он икром карда, то

кӯмаку ёрие барои умматаш бошад,  
ҳақ ва рост аст.

Шарҳ: Мавҷудияти ин ҳавз бо  
ҳадисҳои мутавотир аз он ҳазрат (с)  
собит гардидааст. Фишурдаи  
мӯҳтавои аҳодиси мазкур он аст, ки  
ин ҳавзи бузург буда обаш аз ҷаннат  
маншаъ мегирад, ки аз шир  
сафедтар ва аз мушк хушбӯйтар  
мебошад.

Дарозиву паҳнои он баробар буда,  
фосилаи ду тарафаш масофаи як  
моҳа роҳ мебошад ва кӯзаҳои оби он  
монандӣ ситорагони осмон аст. Ҳар  
касе, ки якбор аз он бинӯшад, ҳеч  
гоҳ ташна намешавад ва он  
бузургтарин ва ширинтарин ҳавзест

дар рӯзи қиёмат. Ин ҳавзро Аллоҳ таъоло барои кӯмаку ёрии умматони паёмбараш (с) ки дар он рӯзи ҳавлу даҳшат ташна мешаванд, ба расули ҳабибаш Муҳаммад (с) аз ҷиҳати мақому манзалаташ бахшидааст. Худованд бо лутфи бепоёнаш моро аз ҷумлаи воридшавандагони ҳавзи мазкур дар рӯзи растоҳез бигардонад.

Хулоса: Сайри шаб кардани он ҳазрат (с) аз Макка то Байтулмуқаддас ҳақ аст. Меърочи он ҳазрат (с) ба осмон, муколама бо Худованд, дар осмон ва ҳавзи (кавсар) ҳақ ва ростанд ва ҳадисҳои паёмбар (с) дар ин бора низ ҳаққанд.

## Пурсиишҳо:

- 1) Касе, ки исро ва меърочи он ҳазрат (с)-ро инкор намояд, чӣ ҳукм дорад.
- 2) То кучо Паёмбари Худоро сайри шаб карданد ва ба кучо баромаданд.
- 3) Аз ҳавзи он ҳазрат (с) чӣ маълумот дорӣ.

## Дарси дувоздаҳум.

41- Шафоате, ки Худованд барои уммати Ислом нигоҳ медорад ҳақ аст, чӣ тавре, ки дар осор ва ривоятҳои он ҳазрат (с) омадааст.

42- Мисоқу паймоне Аллоҳ таъоло аз Одам(ъ) ва фарзандонаш гирифта, ҳак аст.

Шарҳ:

Шафоати он ҳазрат (с) чанд навъ мебошад, ки бузургтаринаш шафоати он ҷаноб(с) барои ахли мавқиф рӯзи ҳисобу китоб аст, то ин ки Худованд миёни бандагонаш файсала ва қазоват намояд. **Аз ин рӯ Аллоҳ таъоло ба паёмбаш мегӯяд:** «Шафоат кун, шафоатат қабул мегардад ва ин шафоати паёмбар (с) бе ягон шакку шубҳа событ аст ва ҳакку рост мебошад.»

Паёмбари Худо (с) барои ашхос ва ақвоми зерин шафоат менамояд:

А-Касоне, ки амали нек ва бадашон баробар бошад.

Б- Ақвоме, ки маҳкум ба даромадани дўзах гардидаанд, ки ба шафоати он ҳазрат(с) дўзах намедароянд.

Б-Гурӯҳе, ки бо шафои он чаноб (с) бе ҳисобу китоб ба биҳишт медароянд.

Г-Ба шфоаташ азоби бандагони баҳазкор сабук гардонида мешавад.

Д-Шафоати ў ба ҷамиъи мӯъминон барои дармадани биҳишт.

Е-Ба шафоати ў тамоми умматаш, ки гирифтори гуноҳони кабира

шудаанд, аз дӯзах бароварда мешаванд.

Тамоми анвоъи шафоати Расули Худо ба муқтазои ахбор ва ривоятҳои саҳеҳа собит гардидааст ба як шарт, ки агар Аллоҳ таъоло иҷозат дихад. Чи тавре, **ки** **Худованди бузург дар оятҳои зерин фармудааст:**

**«Бигӯ шафоати ҳамаи халқон бо Худост».** Зумар: 44

**«Ва шафоати касе ҳам, ҷуз он ки Худо ба ӯ изни шафоат дода, судманд нест.»**

42-Мисоқи Худованд, ин ҳамон паймонест, ки Аллоҳ таъоло аз Одам

(ъ) ва авлодаш ҳине, ки пушти одамро бо дасташ масҳ кард, аз эшон чунин паймоне гирифта, ки ман Парвардигори шумоям ва фармуд то онҳо барои ин амр гувоҳӣ диханд ва ин паймонро паймони нахустин гӯянд. **Худованд дар ин маврид мефармояд:**

«Ва ба ёд ор ҳангоме, ки Худои ту аз пушти фарзандони Одам зуррияи онҳоро баргирифт ва онҳоро ба худ гувоҳ соҳт, **ки оё ман Парврдигори шумо нестам?** Ҳама гуфтанд: Бале, мо ба Худоии ту гувоҳӣ медиҳем». **Аъроф:** 172

Хулоса: Шафоати он ҳазрат (с) барои умматаш ҳақ аст ва паймоони

нахустини Худованд ба Одам ва фарзандонаш низ ҳақ мебошад.

Пурсиишҳо:

- 1) Шафоати бузургтар дар рӯзи қиёмат кадом аст?
- 2) Анвоъи шафоати он ҳазрат (с) –ро баён кунед?
- 3) Аз паймони нахустин чӣ маълумот доред.

### Дарси сездаҳум.

Ҳақиқатан, Худованд бо илми азалии худ адад касоне, ки ба биҳишт ва адади касонеро ки ба дӯзах медароянд, медонад. Бинобар

ин дар адад на зиёд мекунад ва на кам.

Шарҳ:

Ҳар оина Аллоҳ таъоло дар азal шумораи биҳиштиён ва дӯзахиёни фарзанди Одамро (ъ) бо ичмол ва тафсил медонад, аз ин рӯ дар адади эшон на зиёд мекунаду на кам.

Некбахтӣ ва бадбахтии ҳар инсонро Худо дар шиками модараш муайян менамояд ва инчунин дар лавҳу-л-маҳфуз инро мениград ва илми Аллоҳ таъоло ҳеч гоҳ тағийир намеёбад.

44-Ва инчунин Худованд ба илми азалии хеш афъолу кирдори

бандагонро пеш аз содир  
карданашон медонад. Ва ҳар инсон  
барои он коре, ки оварида шудааст,  
равона карда мешавд ва аъмоли  
бандагон вобаста ба хотима ва  
анҷоми онҳост.

Некбаҳт касест, ки ба ҳукми  
Худованд некбаҳт шудааст ва  
бадбаҳт касест, ки ба ҳукми Ӯ  
бадбаҳт гардидааст.

Шарҳ:

Ҳамчунин Аллоҳ таъоло бо илми  
азалии хеш кирдори бандагонашро  
медонад ва ин чизро навишта сабт  
кардааст ва ҳар инсон бар коре, ки  
оваридашудааст, равона карда  
мешавад, агар аз аҳли ҷаннат бошад,

пас ба амали ахли чаннат равона  
карда мешавад ва агар аз ахли дӯзах  
бошад, пас ба амали дӯзахиён  
ҳаракат дода мешавад.

Вале амалҳо ба хотима ва  
саранҷомашон марбут мебошад,  
зоро ки Худованд гоҳо хотимаи  
аъмоли марди гунаҳгореро амали  
соҳил мегардонад, ки ў дохили  
биҳишт мешавад ва гоҳо хотимаву  
фарҷом шахси накӯкореро амали  
палид мегардонад, ки ба сабаби он  
дохили дӯзах мегардад. Бинобар ин  
аъмолу кирдор ба хотима ва фарҷом  
бастагӣ дорад.

Ҳамон шахсе метавонад некбаҳт  
шавад, ки Худованд дар азal ва

муқаддарот саъодатро барояш навиишта ва муқаррар кардааст, ҳамчунин ҳең касе гирифтори бадбахтӣ намешавад, то ин ки Худо онро барояш навиишта ва муқаррар насозад. «Ҳаргиз Худовандро аз корҳояш пурсида намешавд, вале бандагонаш мавриди бозпурсӣ қарор хоҳанд гирифт». *Сураи Анбиё: 23*

45- Ва асли тақдир сирри Худовандист дар махлукоташ, ки аз он фариштаи муқарраб ва паёмбари мурсал ҳам оғаҳӣ надоранд. Аз ҳад зиёд дар он назари амиқ кардан сабабии бадбахтӣ ва маҳрумият ва тӯғёну саркашӣ мегардад. Бинобар ин аз фикру мулоҳизаҳои зиёд ва

васвасаҳои шайтонӣ дар ин маврид бояд ҳазар кард, зоро Аллоҳ таъоло илми қадарро аз маҳлукоташ маҳфӣ карда, ва эшонро аз пурсидану кашф намудани марому мақсадаш манъ кардааст. Чи тавре, **ки Худои бузург мефармояд**: «Ҳаргиз Худовандро аз корҳояш пурсида намешавад, вале бандагонаш мавриди бозпурсӣ қарор мегиранд». **Анбиё**: 23

Аз ҳамин чиҳат касе агар гӯяд, чаро Худо, ин тавр кард, дар ҳақиқат ҳукми Қуръонро рад намудааст ва ҳар касе ҳукми Қуръонро рад намояд, аз зумраи коғирон хоҳад гардид.

Шарҳ:

Реша ва умқи қадар як рози  
Худованд аст, ки касе аз  
махлукоташ бар он иттилоъ ва оғаҳӣ  
надорад ва ғавру баррасии амиқ ва  
кӯшишҳои расидан ба ҳақиқати он  
барои мӯъминон ҷоиз нест. Чи тавре,  
ки Расули Худо (с) фармуда: «Ва  
чун қадар (такдир) ёд шавад, муҳри  
хомӯшӣ бизанед, (аз гуфтани  
суханони кунҷковона)». Ба ривояти  
Табаронӣ.

Бинобар ин ҳар касе, ки дар мавриди  
такдир тааммуқ ва мушикофии зиёд  
намояд, воқеъан хештанро ба  
шақовату гумроҳӣ гирифтор ва аз  
ҳадду марзи худ по фаротар  
гузоштааст, зоро, ки ҳақиқат ва умқи

қадарро چуз Эзиди муттаъол касе намедонад.

Вале мо мұғынан бояд ба чаҳор мартаба ва усули қадар пурра имон дошта бошем: Аввал ин ки Худованد ҳама ашёро донистааст.

Дуввум ин ки онро дар «Лавҳу-л-маҳфуз» навиштааст. Саввум ин ки бар таҳаққуқи ашёи мазкур ирода ва хоҳиши ӯ событ гардида. Чаҳорум ин, ки худи Аллоҳ таъоло онхоро эчод карда ва оғаридааст. Агар инсон ба қадар ба он маротиб ва усули мазкур имон наёварад, воқеъан ба қадар имони пурра наовардааст.

Бояд шахсии мусулмон аз фикру андешаи амиқ намудан дар қадар ҳазар намуда, аз ғалтидан ба доми васвасаҳои шайтон худро нигоҳ дорад ва яқинан бидонад, ки қадар як рози Илоҳист, ки Худованд онро аз бандагон махфӣ кард эшонро аз ғавру ковишиҳои амиқ дар он наҳӣ фармудааст.

Барои banda ҷоиз нест, **ки чунин суоле матраҳ намояд:** Чаро Худованд чунин ва чунон кард? Зоро ки чунин пурсишҳо рад кардану зери по гузоштани ҳукми Куръони карим мебошад, ки ин амр сабаби коғир шудани инсон мегардад.

Вале агар инсон бо ин гуна  
пурсишҳо қасди шиносой бо бо  
ҳикматҳои қавонини илоҳиро дошта  
бошад, дар инн сурат иншоаллоҳ  
базаҳкор наҳоҳад шуд.

46-Он чӣ ки зикр шуд хулосаи  
ниёзҳои дӯстдории Худованд аст, ки  
Ӯ таъоло дилҳояшон мунаvvар  
сохтааста ва ин мартабаи олимони  
росих мебошад. Зоро, **ки илм ду  
навъ аст:** якум илмест, ки дар  
мардум мавҷуд аст. Дуввум илмест,  
ки дар ҳалқ мафқуд мебошад,  
бинобар ин инкор намудани илми  
мавҷуд куфр буда ва даъвои илми  
мафқуд кардан низ куфр мебошад ва  
имон событу устувор намегардад,  
магар бо қабул кардани илми

мавҷуд ва тарқ намудани илми  
мавқуд.

Шарҳ:

Ҳамоно он чи ки баён кардем хулоса  
ва фушурдаи ниёзҳои маърифатии  
бандагони дӯсти Худованд аст, ки  
Ҳақ таъоло дилҳояшонро бо нури  
маърифат ва имон мунаvvар  
сохтааст. Ин мақоми дониш  
мандони росих ва ростин мебошад,  
ки тамоми фармудаҳои Худоро аз  
сидқу ихлоси тамом қабул кардаанд.

Илм ду навъ аст: Илмest ки дар  
халоик мавҷуд ва ин илми шариъат  
ба ҳама усул ва фуруъи он ба шумор  
меравад. Дуввум илмest, ки дар  
бандагон мағқуд ва маъдум

мебошад ва он иборат аз илми қадар аст, ки Аллоҳ таъоло онро аз бандагон мастур ва пӯшида нигоҳ медорад.

Аз ин рӯ ҳар касе илми мавҷудро мункир шавад коғир мегардад, зеро ки тамоми ҳуҷҷатҳои Қуръон ва Ҳадисро бовар накардааст ва ҳар касе илми қадар ва ғайбро иддаё намояд низ коғир мешавад, зеро ў илми ғайбро ки хосаи зоти Ҳақ таъоло маҳсуб аст, ба худ ихтисос дода, тамоми шавоҳид ва далелҳои шаръ инкор намудааст.

Ҳамон вакт банда мӯъмин ҳисобида мешавад, ки илми мавҷудро қабул

кунад ва ба ҳақиқат ва умик илми мафкуд дастдарозӣ накунад.

Хулоса: Тамоми ашё ба қазову қарори Илоҳӣ сурат мепазиранд ва дар ҳақиқат Худованд афъолу кирдори бандагонро пеш аз воқеъ шудан медонад ва ҳамчунин аҳли биҳишт ва дӯзахро низ дониста дар «лавҳ» марқум фармудааст. Қадар сирри пӯшидаи Худост, ки бандагони солех умқу решай онро мушикофӣ намекунанд ва имони банда событу маҳкам намегардад магар ин ки ў ба тақдир таслим шавад.

Пурсишҳо:

- 1) Оё дар боби тақдир ғавр ва баррасии амиқ намудаан ҷоиз аст?
- 2) Илм ду навъ мебошад, кадомҳоост?

### **Дарси чаҳордаҳум**

47-Имон меоварем ба лавҳ ва ба қалам ва ба тамоми он чи ки дар он (**лавҳ**) марқум аст. Пас, агар тамоми мардум бар ҷизе, ки Худованд мавҷудияти онро нигоштааст, ҷамъ шаванд то онро нест намоянд ҳаргиз ба он муваффақ наҳоҳад шуд ва агар тамоми эшон бар эҷод намудани ҷизе, ки Аллоҳ таъоло мавҷудияти онро нанавиштааст, муттаҳид шаванд ҳеч коре карда наметавонанд. Хушк шудааст қалам

ба он чизе, ки ба рӯзи растохез мавҷуд мебошад. Ва он чизе, ки бандагато карда, ҳаргиз дар он тавони дуруст карданро надошт ва он чиро бандагато савоб ва дуруст карда, ҳаргиз тавони бандагато кардани дар онро надоштааст.

Имени қатъи меорем ва тасдиқи ҷазмӣ менамоем ба ин ки лавҳ ҳак аст. [Чи тавре ки Худованд фармудааст: «Балки он Қуръони мацид аст, ки дар лавҳи мавҳуз қарор дорад».](#) Буруҷ: 21-22

Ва ҳамин лавҳи мавҳуз аст, Аллоҳ таъоло дар он муқаддароти тамоми мардумонро навиштааст ва ҳамин қалами мазкур аст, ки Худованд ба

он дар лавҳи маҳфуз муқаддаротро нигоштааст. Ҳамчуноне, [ки расули акрам ба ин нукта ишора карда мефармояд](#): «Аввалин чизе, ки Ҳудованд оғарида ин қалам мебошад. [Барояш гуфт](#): Бинавис. [Қалам гуфт](#): чӣ нависам? Ҳақ таъоло фармуд: муқаддароти ҳама ашёро то барпо шудани растохез бинавис»! Ба ривояти Абдулвуд ва Тирмизӣ.

Бинобар ин ҳама ашё аз оғози дунё то қиёмат дар ин лавҳ дарҷ ёфтааст. Агар тамоми мардум ҷамъ шаванд, то як мавҷуди муқаддар ва оғаридаи Ҳудоро нест намоянд, наметавонанд ин корро анҷом диханд ва агар биҳоҳанд он чиро ки Ҳудованд мавҷудияташро дар муқаддарот

нанавишта эчод намоянд, ҳаргиз аз  
ўҳдаи ачом додани ин кор  
намебароянд.

Қалами Ҳак таъоло ба чизе, ки  
рафта бошад, то рӯзи қиёмат  
бетағийир мемонад ва он чи ки Худо  
хост ҳамон шавад ва чизе ки нахоста  
ҳеч гоҳ таҳаққуқ наҳоҳад ёфт ва ин  
айнан маҳфуми суханҳои  
ҳикматомези паёмбар аст, **ҳине ки**  
**ба Абдулло ибни Аббос гуфт:** «Ва  
бидон, ки агар тамоми уммат  
(мардум) ҷамъ шаванд то бароят  
нафъе бирасонанд, нафъе расондан  
наметавонад магар чизеро ки  
Худованд бароят навишта ва  
муқаддар кардааст ва агар ҳама  
ҷамъ шаванд то ба ту зараре

бирасонад, заару зиёне расонда наметавонанд магар он чиро Худованд бар зиёнаш ннавишта ва муқаддар кардааст. Қаламҳо бардошташуда ва саҳифаҳо хушк гардидааст.» Ба ривояти Тирмизӣ.

48- Воҷиб аст бар бандагон бидонанд, ки илми Худованд дар ҳар мавҷуд ва маҳлукоташ сабқат намуда онро хуб ва устувор муқаддар кардааст, ки ягон нуқсону камбудӣ ва тағириу дигаргунсозие дар он рӯх намедиҳад.

Дар оғариниши осмонҳо ва замин қадом нақс ва дигаргуние вуҷуд надорадва ин иътироф асоси имон ва усули шинохт ва иқрор ба тавҳид

(ягонагии) Худо ва рубубияти Ӯст.  
Чи тавре, ки Ҳақ таъоло дар Қуръон  
фармуда: «Худованд ҳамаи чизро  
оafariда ва андозагирии хуб  
кардааст.»

Ва низ дар ҷои дигар мефармояд:  
«Ва фармони Худо ҳукме ноғиз ва  
ҳатмӣ ҳоҳад буд». Аҳзоб: 38

Аз ин рӯ вай бар ҷони шахсе, ки дар  
амри тақдир душмани Худо гардида  
баррасӣ ва фикри сақимашро дар  
мушикофии қадар ба кор бурда ва  
бо ваҳму гумонаш дар таҳқиқи илми  
ғайб рози ниҳонро ҷустуҷӯ карда,  
хештанро ба гуфтаҳои ботил козиб  
ва гунаҳкор сохтааст.

Шарҳ:

Воҷиб аст бар банда бидонад, ки илми Аллоҳ ҳар мавҷуде аз маҳлукоташро сабқат кардааст, яъне ҳама ашёро Худованд қабл аз оғаридан иҷмolan ва тафсилан дониста, онро андозагирии муҳкам ва дуруст менамояд, ки дигар кадом нуқсону зиёдатӣ, ё таъхиру тағийир даро он ва инчунин дар оғариниши осмонҳо ва замин ва дар тамоми маҳлукоту мавҷудот рух медиҳад ва ҳамин илми Худованд ба ашё қабл аз оғариниш аз зарурииёт ва мусталзамоти имон ва шинохту иқрори рубубияти Аллоҳ таъоло маҳсуб мегардад. **Аз ҳамин ҷиҳат** **Худованди бузург** дар китобаш мефармояд: «**Ва ҳама чизро**

офиридааст, пас ӯро як навъ андоза  
гирифтааст». **Фурқон: 2**

Ҳамчунин дар ҷои дигар  
фармудааст: «Ва фармони Худо  
ҳукми ноғиз ва ҳатмӣ хоҳад буд.»  
**Аҳзоб: 38**

Бинобар ин ҳама чизро Ҳақ таъоло  
чи тавре, ки ба вуҷуд меояд дониста  
дар лавҳулмаҳфуз онро менигород  
ва феълан ба иродаву ҳоҳиши худ  
ӯро меофарад. Пас, вай бар шахсе,  
ки бо Ҳудованд дар қадар ва сунъаш  
хусумат варзида, умури мазкурро  
тазкиб намояд, (**durӯf bigӯяд**), зоро  
ки ӯ мункири илми Парвардигор ва  
қудрату тавоноии ӯ гардидааст.  
Ҳамчунин вой ба ҳоли шахсе, ки бо

қалби мариз ва шаккок ба тақдир  
назар афкандаи ва бо такя бар  
авҳолу хаёлоти хоми худ дунболи  
кашфи илми ғайб ва роз ниҳони  
илоҳӣ ки аз мардум онро махфӣ  
намудааст, бигардад ва ҳарчанд дар  
боби тақдир ҳарфҳои зиёде бигӯяд,  
ҳаргиз ба кунҳу ҳақиқати он  
нарасида, хештагро дурӯғгӯ ва  
базаҳкору шармсор мегардонад,  
зеро ки ў қасди таҷовузи ҳарими  
Илоҳӣ намудааст.

Хулоса: Лавҳ ҳақ аст ва қалам низ  
ҳақ буда, ҳама чиз пеш аз оғариниш  
дар он навишта шудааст. Чизе дар  
он зиёду кам ва табдилу тағиیر  
наҳоҳад шуд. Тамоми иродаву  
ҳоҳиши Худо ҷорӣ мегардад,

ҳарчанд, ки тамоми мардум онро  
нахоҳанд.

**Пурсишҳо:**

1) Аз лавҳ ва қалам чӣ маълумот  
доред?

2) Оё мардум кореро, ки Худо  
нахостааст метавонанд, тағийир  
диханд?

**Дарси понздаҳ:**

49-Арш ва курсӣ ҳақ аст.

**Шарҳ:**

Арши (**тахти**) Худованд ҳақ аст, ки  
дар он ягон шакку шубҳае нест.  
Аллоҳ таъоло дар оятҳои фровони  
Куръонӣ онро зикр намудааст.

«Худованд дороирши бузург аст».

Бурҷ: 15

Ва арш як махлукъ оғаридаи  
ниҳоят бузург аст, ки ҷуз Аллоҳ  
таъоло касе моҳияту қайфияти онро  
дарк карда наметавонад фариштаҳои  
бузург онро мебардоранд ва он  
сақфи ҷаннати фирдавс ба шумор  
меравад. Тамоми авсоғи он аз  
паёмбар (с) бо ривоятҳои саҳех нақл  
шудааст. Дар яке аз ривоятҳо омада,  
ки он дорои пояҳо мебошад, ки  
ривоят таъвил намудани маънои  
Аршро бо мулку фармон равоӣ  
ботил месозад. Курсии Худо низ ҳақ  
мебошад ва он ба андозаи мавзеъи  
ду қадам буда, ҳақиқату  
моҳияташро ҷуз Ҳақ таъоло касе

намедонад. Во қеъан курсии Худо осмонҳо ва заминҳоро ғунҷонидааст. Ҷӣ тавре, **ки Аллоҳи бузург мефармояд**: «Ғунҷонидааст курсии Худо осмонҳо ва заминро». **Бақара:** 255

Ва ҳамчунин ин ояти сарих таъвил намудани маънои курсиро ба илми Худо ботил месозад.

50-Ва Худованд аз Арш ва ғайри арш бениёз мебошад.

Шарҳ:

Аллоҳ таъоло аз арш ва курсӣ бениёз аст ва муставлӣ шуданаш бар арш ба хотири мӯҳтоҷ буданаш ба он набуда, балки барои ҳикмати

болиғаест, ки Ү хостааст ва  
Худованд аз ниёзмандӣ ба аршу  
курсӣ ва дигар ашё мунаzzах ва барӣ  
мебошад, балки арш ва курсӣ ба  
қудрати ҳукми ӯ маҳмул ҳастанд.

51-Худованд тамоми ашёро иҳота  
намуда ва худ болои ҳама чиз аст ва  
дар ҳақиқат аз иҳотаи ашё<sup>1</sup>  
махлукоташ очиз мондаанд.

Шарҳ:

Ҳак таъоло ҳамаи махлукоташро  
монандиаш ва модуни он бо илму  
идрок ва қудрату тасаллuti хеш  
иҳота намудааст ва болои арш ҷуз  
Аллоҳи бузург касе вучуд надорад  
ва касе аз махлукоташ ба ҷизе иҳота  
надорад. **Чи тавре ки Худованд**

мефармояд: «Ва Худо ба илми азалий бар ҳамаи оянда ва гузаштаи халоик огоҳ аст ва халқро ҳеҷ ба ӯ ихота ва огаҳӣ нест». Тоҳо: 110

Хулоса: Ҳамоно арш ҳақ аст ва курси ҳақ аст ва Худованди бузург ба ин ду ихтиёҷ надорад ва ҳақиқатан Ӯ аз тамоми махлукоташ огоҳ аст, вале онҳо бар Худо ихота ва огаҳие надоранд.

Пурсишҳо:

- 1) Худованди азза ва ҷалл бар чӣ муставлий аст?
- 2) Аз курсии Ӯ чӣ маълумот доред?

**Дарси шонздаҳум**

52-Бо имон ва тасдиқ ва бо таслим шудан ба муроду мақсуди Худо мегӯем: Ҳамоно Худованд Иброҳим (ъ)-ро дӯст гирифт ва бо Мӯсо (ъ) сухан гирифтааст.

Шарҳ:

Воқеъан, Худованди муттаъол Иброҳим (ъ)-ро дӯст гирифта буд. Чӣ тавре ки дар Қуръон фармуда: «Ва гирифт Аллоҳ Иброҳимро дӯст». Нисо: 125

Бинобар ин ӯро бандай муқарраб ва мунтакабу баргузидаи хеш қарор дод ва ӯро манзалату мақоме расонд, ки ҷуз паёмбарамон Муҳаммад (с) дигар ҳеч паёмбаре ба он нарасида буд. Ҳамчунин Аллоҳ

таъоло бо Мӯсо (ъ) сухани ҳақиқӣ  
дороии ҳарфу савт гуфт, зеро ояти  
зайл ки матлабро таъйид мекунад:  
«Ва Худо бо Мӯсо ба таври ошкор  
ва равшан сухан гуфт». Нисо: 164

Дар ин оят масдари «таклиман», ки  
дар охири он омада, ҳамин матлабро  
тавзех ва рушан менамояд, ки  
мақсуд аз ин сухан ҳамон каломи  
ҳақиқиест, ки дорои ҳуруф ва савт  
ва кайфияте, ки ба ҳазрати  
Парвардигор лоиқу сазовор аст,  
мебошад на он чӣ ки баъзе  
гумроҳҳон гумон бурда сифати  
каломро Худо инкор кардаанд.

Аз ҳамин ҷиҳат мо ба тамоми  
сифоти Илоҳӣ тибқи аҳодиси дар ин

боб омада ва бидуни инкор ва таъвили сифот имон оварда, онҳоро тасдиқ менамоем ва ба муроду мақсади Худованд ва расулаш аз сифатҳои зикр намудаашон сару таслим фуруд меорем.

53- Ва ба фариштагон ва паёмбарон ва ба китобҳое, ки бар эшон фуруд оварда шуд имон меорем ва гувоҳӣ медиҳем ҳамаи паёмбарон бар ҷодаи ҳаққу рӯшан буданд.

Шарҳ:

Ба фариштагон, ки махлукоти нуронии бузурги болдор ҳастанд, ба тариқи ичмол (**умум**) ва ба тариқи муфассал (**мушаххас**) чун Ҷабраил, Микоил, Исроифил, Мункарӯ накир,

кироман котибин имон меоварем ва  
ҳамчунин ба паёбароне, Худованд  
онҳоро аз миёни мардум  
баргузидааст, хоҳ номашон дар  
Қуръон ва ва ҳадис мушаххас омада  
бошад ё на, имон меоварем. Чи  
тавре, **ки Парвардигор дар Қуръон**  
**мефармояд:** «Ва фиристондем  
расулоне Шарҳи ҳоли онҳо аз пеш  
бар ту ҳикоят кардем ва онҳое, ки  
бар ту ҳикоят накардем». **Нисо:** 164

Ва ба китобҳое, ки Худованд бар  
расулонаш фурудоварда, хоҳ онҳоро  
мушаххас бидонем чун Таврот,  
Инчил, Забур, Қуръон ва Сухуфи  
Иброҳим ва мушаххас надонем,  
имон меоварем, ки ҳамаи паёмбарон  
бар ҷодаи ҳақ ва рост буданд

ва воけばан эшон паёмҳои Илоҳиро бе ягон тақсиру кӯтоҳӣ ба мардум расондаанд.

«Миёни хеч яке аз паёмбарон фарқ нагузорем ва ба ҳар чӣ аз ҷониби Худост гаравида ва таслими фармони Ӯ ҳастем.»

Хулоса: Сифоти дӯстӣ кардан ва сухан гуфтан бар ҳақиқаташон барои Худованд собит ва ҳақ мебошанд ва мо ба ин сифатҳо имон дорем ва ҳамчунин ба фариштагони гиромӣ ва ба тамоми паёмбарон ва китобҳои осмонӣ тасдиқ ва иқрор менамоем ва дар ҳақиқат ҳамаи паёмбарон бар ҷодаи ҳақ ва ҳидоят будаанд.

Пурсишҳо:

- 1) Дўсти Худованди бузург кист?
- 2) Ҳақ таъоло ба кӣ сухани ошкор гуфт?
- 3) Ҳукми шахсе, ки ба фариштагон ё ба паёмбарон ё ба китобҳои осмонӣ кофир шавад, чист?

### Дарси ҳабдаҳум.

54-Ва аҳли қиблаамонро модоме, ки ба шариъати овардаи, расули акрам эътироф дошта, тамоми гуфтаҳои ӯро тасдиқу бовар намояд, мусулмон, мӯъмин меномем.

Шарҳ:

Мурод аз гуфтаи имом Таҳовӣ, ин аст, ки ҳар шахсе даъвои Ислом дорад ва дар намоз рӯ ба Каъба меистад, ҳаромҳои муайян кардаи Исломро ҳалол нашморад, тамоми гуфтаҳои Расули Худоро тасдиқ намуда, ҳақонияти ақоид, аҳком ва фврмудаҳои он ҳазрат (с)-ро иътироф намояд, воқеъан ӯро мӯъмину мусулмон меномем ва модоме, ки ҳаромеро ҳалол нашмурад ва гуноҳе, ки Исломаш ботил месозад қасдан содир нанамояд, ӯро коғир гуфтан наметавонем. Аз сухани имом Таҳовӣ бармеояд, ки Ислом ва имон яке аст, зоро ки ӯ ҳардуро дар як ҷо (бифосила) овардааст. Баъзеҳо мегӯянд Ислом ва имон аз як дигар

фарқ мекунанд, агар аз ҳамдигар  
чудо оварда шаванд, ҳар як ба  
маъни хоси худ далолат менамояд  
ва агар якъо зикр шаванд, пас Ислом  
аъмоли зоҳирро ва имон аъмоли  
ботинро дарбар хоҳанд гирифт.

**Хулоса:** Ҳар шахсе, ки шариати  
овардаи паёмбар (с)-ро иқрор  
намуда, аз он пайравӣ намояд ва рӯ  
ба қиблаи мусалмонон орад, ба  
мусулмоониаш гувоҳӣ хоҳем дод.

Пурсишҳо:

1) Ба мусулмонии кадом шахс  
гувоҳӣ медиҳем?

**Дарси ҳаждаҳум.**

55-Дар зоти Худованд ғавр наменамоем ва дар дини ӯ даст ба мучодала ва низоъ нахоҳем зад.

Шарҳ:

Дар зот ва шаънӣ Ҳак таъло ғавр наменамоем, зоро, ки ин аз амр ашёи ғайбӣ аст, ҳеҷ маҳлуқе онро дарк карда наметавонад, балки аз ҳарфзаниӣ дар ин маврид худдорӣ хоҳем кард ва факат ба ҳамин иқтфо менамоем, ки Аллоҳ таъолоро ба он номҳое худро ба он номгузорӣ карда, ном мебарем ва ба он сифатҳое, ки худро ба он тавсиф намуда, васф менамоем ва дар ин замина аз ҳудуди ахбори саҳеха берун намебароем. Инчунин дар

динӣ ӯ ба мӯҷодала ва низоъ даст наҳоҳем зад ва бар аҳли ҳақ шубҳаҳо ворид намесозем, зоро, ки ин корҳо талбис ва фосидсозии дину мазҳаб ба ҳисоб меравад.

56- Дар Куръони карим мӯҷодала ва низоъ наменамоем ва гувоҳӣ медиҳем, ки Ӯ қаломи Парвардигори ҷаҳониён аст, ки онро Руху-л-амин (**Ҷабраил**) фурӯд оварда, ба паёмбар Муҳаммад(**с**) таълим намудааст ва ӯ қаломи Ҳудованди бузург аст, ки сухани мардум ба он баробар шуда наметавонад. Ӯро маҳлук нагуфта, бо ҷамоъи муслиминро мухолифат намеварзем.

## Шарҳ:

Бо афкору орои хеш ба мучодала  
дар Қуръон ва таъини ӯ  
намепардоозем ва ҳарфҳои  
гумроҳонро дар бораи ӯ наҳоҳем  
гуфт, балки гувоҳӣ медиҳем, ки ӯ  
каломи Раббулъоламин буда,  
Ҷабраил (ъ) ӯро ба паёмбар (с)  
фуруд овардаву таълим додааст. Чи  
тавре, **ки Худованд фармуда:** «Ва ин  
Қуръон ба ҳақиқат аз ҷониби Худо  
нозил шуда. Ҷабраил онро нозил  
гардонида ва онро бар қалби ту  
фуруд оварда, то ба ҳикмат аз иқоби  
Худо битарсонӣ ба забони арабии  
fasih». **Шуаро:** 192-195

Ҳамчунин иқрор менамояд, ки  
ҳақиқатан Қуръон каломи  
Худованди бузург аст ва ҳеч навъ  
суханони мардум ба он баробар  
қариб ва монанд ҳам нест. Ба  
монанди тоифаи Ҷаҳмияи гумроҳ  
нахоҳем гуфт, ки Қуръон маҳлук  
мебошад, балки мегӯем ў каломи  
Аллоҳи бузург аст ва чизе беш аз ин  
нагӯем ва ба он чизеки саҳобагон ва  
тобиъин ([пайравонашон](#)) имон  
овардаанд, имон меоварем ва ҳар  
касе ба эшон мухолифат варзид,  
яқинан дар гумроҳӣ қарор дорад.

Хулоса: Дар зоти Ҳақ таъоло ва  
дину ойинаш ғавр намудан ҷоиз  
нест ва инчунин дар Қуръон ҷидол  
ва мубоҳиса намудан ҷоиз нест ва ў

(Қуръон) каломи Аллоҳ таъолост, ки ғайри махлук мебошад ва мухолтфату саркашӣ намудан аз эътиқодоти ҷамоъатул муслимин дуруст нест.

Пурсишҳо:

1) Дар зоти Аллоҳ таъоло ғавр ннамудан чӣ ҳукм дорад?

2) Оё дар Қуръон ҷидолу муноқиша намудан ҷоиз аст?

3) Ҷамоъатул муслимин чист?

### Дарси нуздаҳум

57-Ва ҳеч қасро аз аҳли қибла ба сабаби гуноҳ намудан коғир

намегўем, модоме, ки ҳамон гуноҳи ҳаромро ҳалол нашморад.

Шарҳ:

Аҳли суннат ва ҷамоъат шаҳси мусулмонро ба сабаби гуноҳ ҳурд бошад ё бузург коғир намеҳисобанд, магар вакте ки онро ба қалбаш ҳалол шуморад, чунон чи онро ҳаром эътиқод накунад, дар ин сурат шаҳси мазкур коғир мегардад. Зеро ки ӯ ҳаромҳои муайянкардаи Ҳудоро ҳалол шуморидааст.

Агар он маъсиятро амалан на қалбан ҳалол шумурда содир намояд, коғир наҳоҳад шуд, бар хилфи қавли Ҳаворич, ки онҳо ба мучарради маъситу гуноҳ кардан шаҳси

мусулмонро кофир гуфта, аз  
миллати Ислом хориҷ менамоянд.

58-Ва намегӯем шахсеро, ки гуноҳ  
мекунад, бо ҳамроҳии имон гуноҳ  
ӯро зарару газанд наҳоҳад расонид.

Шарҳ:

Ҳамчунин аҳли суннат намегӯянд,  
ки гуноҳони банда бо вучуди имон  
ба ӯ зарар намерасонад, зоро ки ин  
қавли Мурциа мебошад, ки он  
сабаби такзиби оятҳои бим дар  
ҳаққи базаҳкорон мегардад.

Балки масъият ва гуноҳ имонро  
халалдор намуда мекоҳад ва хавфи  
дуршавии имонро аз гунаҳкор ва

гирифторшавии ӯро ба азоби Илоҳӣ  
ба миён меорад.

59-Барои мӯъминони накӯкор (**аз  
Худованд**) умединорем, ки ба  
раҳмату лутфи онҳоро бахшида,  
вориди биҳишт менамояд ва бар  
эшон эмин нестем ва барояшон  
гувоҳии ба биҳишт дода  
наметавонем ва барои  
гунаҳкоронашон талаби омурзиш  
намуда, ба ҳолашон хавф дорем ва  
онҳоро (**аз раҳмати Худо**) ноумед  
наҳоҳем кард.

Шарҳ:

Аҳли суннат ва ҷамоъат мегӯяд:  
ҳақиқатан, барои мӯъмини накӯкор  
умеди даромадани биҳиишт карда

мешавад ва агар бо имон бимирад барояш муждаи хайру некӣ вучуд дорад. Вале бо вучуди ин ҳама аз санчишу имтиҳони Илоҳӣ эмин наҳоҳем монд ва низ барояш ҷаннатро ҳатмӣ намедонем.

Аммо шахси гунаҳкорро барояш талаби омурзиш намуда, ба ҳолаш ҳавфу ҳарос доранд, вале дӯзахро барояш ҳатмӣ намедонанд, зероки ин кор яъсу ноумедӣ аз раҳмати Ҳудованд мебошад.

Аҳли суннат ва ҷамоъат барои ҳеч касе биҳиштро ҳатмӣ ва воҷиб намедонанд, магар шахсеро ки Қуръон ва Аҳодиси набавӣ муайян карда аст ки ӯ, аз аҳли биҳиштий

мебошад ва ҳамчунин барои касе дӯзахро ҳатмӣ намедонанд, магар вакте, ки Қуръону Ҳадис маълум намояд, ки ўз ахли дӯзах мебошад.

Вале дар ғайри ин суратҳо барои фарҷоми мусалмон чизеро ба қатъият гуфта наметавонем.

60-Ҳамоно эминӣ ва ғафлат (аз имтиҳону мӯҷозоти Худо) ва навмединӣ (аз раҳмати илоҳӣ) инсонро аз миллати Ислом мебароранд ва роҳи ҳақ ва ростин дар миёни ин ду мебошад.

Шарҳ:

Дар ҳақиқат ғафлат варзидан аз озмоиш ва мӯҷозоти Худо ва Яъсу

навмудӣ аз раҳмати Ӯ инсонро аз  
миллати Ислом хориҷ месозад. Ҳақ  
**таъоло мефармояд:** «Ҳамонно  
ноумед намешавад аз раҳмати Худо  
ба ҷуз коғирон» Юсуф: 87

«Пас аз макри Худо (озмоиш ва  
муҷозоти Ӯ) ғофл ва эмин нашавад,  
магар мардуми зиёнкор». Аъроф: 99

Роҳи ахли ҳақ ва ҳидоят дар миёни  
ин ду амр мебошад, аз ин рӯ бандай  
мӯъминро зарур аст, ки хавфу бимаз  
имтиҳону азоби Илоҳӣ ва умеворӣ  
аз раҳматашро дар хештан ҷамъ  
намояд, то некбахтии дунё ва  
охиратро ноил гардад.

61-Шарҳ: Ва намебарояд бандა аз имон, магар ба инкор намудани он чӣ ки ӯро дар имон даровардааст.

Аз неъмати имон бандай мӯъмин хориҷ намешавад, магар бо сабаби амали ботилсозандай имон, монанди инкор намудани чизе аз масоил ва аркони имон, ки бидуни он имон комил ва саҳех намегардад, аз ҳамин ҷиҳат имони ӯ ботил ва бекор хоҳад гардид.

Ва ин матлаб назари Хаворичро дар ин бора ки эшон содиркунандаи гуноҳи кабираро кофир мегӯянд ва назари Мӯътазиларо, ки мегӯянд анҷомдиҳандаи кабира беимон гардида, дар миёни куфр ва имон

муаллақ мемонад, мардуд менамояд. Балки мусалмон бо гуноҳи кардааш гунаҳкор мегардад, то ин ки аз он гуноҳ тавба нанамояд ва маъсият ба андозаи худ имонашро халалдор месозад ва номи имон аз ӯ тамоман бардошта наҳоҳад шуд, магар вакте ки кулли имон ё аслий он аз ӯ дур шавад ва ба сабаби дур шудани баъзе имон решай имон аз ӯ маҳв ва нобуд наҳоҳад гардида, зоро ки имон қисмат- қисмат мешавад.

62-Имон иқрор намудан ба забон тасдиқ наамудани ба қалб аст.

Шарҳ:

Дар таърифу баёни имон иштибоҳ ва ғалат шудааст, зоро ҳақиқате, ки

аҳли суннат ва аксари уламои забардасти Ислом бар онанд, ин аст, ки имон иқрори ба забон ва тасдики ба дил ва амал намудани ба аркон мебошад ва яке аз усули эътиқодии аҳли суннат ба ҳисоб меравад.

Далелхое ки аз имон будани амалро таъйид менамояд аз Қуръон ва аҳодиси набавӣ фаровон ва бешумор мебошад, бинобар ин дар наздии аҳли суннат имон зоид ва кам мешавад, ба тоату ибодат беш ва бо маъсияту гуноҳ коста мегардад. Чи тавре, **ки Худованд мефармояд:** “Бале онон, ки аҳли имонанд (**сурай мазкур**) бар имони эшон бияфзуд ва башорату суур бахшид.” Тавба: 124

Ва дар ҷои дигар фармуда: “То бар яқин ва имонаш бияфзояд”. **Фатҳ:** 4

Агар аъмол дар исму маънои имон дохил набошад, ҳароина тамоми мардум, фосику фочир накӯкор ва осии бадкирдор модоме, ки ба улухияти Офариғор ва аркони имон иқрор ва тасдиқ намояд ҳама дар имондорӣ баробар ва мусовӣ мебошанд.

Вале ин назар ва пиндор аз усул ва асосҳои фосид маҳсуб мегардад ва ҳақиқат ҳамон аст, ки баён кардем ва аҳли суннат ва ҷамоат дунбали он рафтаанд.

**Хулоса:** Ҷоиз нест, ки мусалмонро аз ҷиҳати гуноҳ карданаш коғир

бигүем, мадоме, ки онро ҳалол  
нашморад. Маъсият ва гуноҳон  
имонро коста ва соҳибашро ба азоби  
Илоҳӣ мубтало месозад. Бо қатъият  
ба биҳиштӣ ва дӯзахӣ будани  
мусалмон гувоҳӣ намедиҳем, магар  
ашхосе, ки барояшон ин амр бо  
далел событ гардида бошад. Гафлату  
Эминӣ ва яъсу навмединӣ инсонро аз  
миллати Ислом хориҷ месозад, чи  
тавре ки номи имон аз инсон  
бардошта намешавад, магар ба  
сабаби анҷом додани амале, ки  
имонро маҳв ва нобуд месозад.  
Имон гувоҳӣ додан ба забон ва  
тасдиқ намудан ба дил ва амал  
намудан ба аркони Ислом мебошад.

Пурсишҳо:

- 1) Ба сабаби маъсият кардан кофир гуфтани мусалмон чӣ ҳукм дорад?
- 2) Оё содир намудани гуноҳҳо дар вучуди имон зарар мерасонад?
- 3) Оё бо қатъият ба биҳиштӣ ва дӯзахӣ будани мусалмон ҳукм карда мешавад?
- 4) Кадом вақт номи имон аз шаҳси мусалмон куллан бардошта мешавад?
- 5) Имон дар назди аҳли суннат ва ҷамоат чӣ гуна муаррифӣ ва баён гардидааст?

**Дарси бистум.**

63-Ва тамоми умури шаръӣ ва иршодоте, ки аз Расули Худо (с) ривоят шудаанд, ҳамаашон ҳақ ва ростанд.

Шарҳ:

Тамоми фармудаҳои шариъат ва ривоятҳои тавзехқунандай умури дин, хоҳ онҳо ба тавотур ба тариқи оҳод нақл шуда бошанд, ҳамаи онҳо ҳақ ва рост мебошанд. Ин мазҳаби аҳли ҳақ ба шумор меравад ва ҳар шахсе, ки ба Паёмбари Худо (с) дурӯғ бандад, яъне аз номи он ҳазрат ҳадиси дурӯғ гӯяд, бешакку шубҳа Аллоҳи бузург ўро расво ва хор мегардонад.

64- Ва имон як аст ва мӯъминон дар асли он баробаранд ва бартарӣ дар миёнашон ба парҳезкорӣ ва тарси Худо ва муҳолифат намудани ҳавову ҳавас ва бо пайрави фармонҳои Ҳақ таъоло мебошад.

## Шарҳ:

Ин сухан бинобар аслиест, ки имом Таҳовӣ аввалан дар таърифу баёни имон зикр намуда буд. Вале ҳакиқат ин аст, ки мардум дар асли имон ҳам аз якдигар фарқ доранд ва агар ин тавр набошад, мумкин аст, **ки бигӯем**: ҳамони имони мо монанди имони Паёмбар (**с**) ва мисли имони фариштагон аст, ки ин фикр ботили ошкор мебошад.

Дар ҳақиқат аъмол дар исми имон дохил аст, ки мардум ба василаи он аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ҳатто дар тасдиқ мардум аз якдигар тафовут ва фарқ доранд, бинобар ин тасдиқу боварии мо монанди тасдиқи Ҷабраил (ъ) нест. Ҳамчунин мардум ба такво ва саркашӣ аз ҳавои нафси фосид ва бо анҷомдиҳии аъмоли писандида аз ҳамдигар дар назди Аллоҳ таъоло тафовут доранд. Чи тавре, **ки дар Куръон омадааст:** “Ҳамоно гиромитарини шумо дар назди Ҳудо парҳезгортарини шумост”. Ҳуҷурот: 13

65-Ва тамоми мӯъминон дӯstonи Ҳудоанд ва гиромитарини онҳо дар

назди Аллоҳ таъоло мутиътарини онҳо нисбати Қуръони карим мебошад.

Шарҳ:

Мӯминон дўстони Худо ба шумор мераванд, чи тавре, **ки Ҳақ таъоло фармуда**: “Огоҳ бошед, ки дўстони Худо ҳаргиз ҳеч тарс ва ҳеч андӯҳе дар дили онҳо нест. Онҳо ахли имон ва **Худотарсанд**” Юнус: 62-63

Аз ҳамин ҷиҳат ба андозаи тафовути онҳо дар имон ва тақво мартабай дўстӣ ва муқаррабияти онҳо ба Худо низ фарқ мекунад ва гиромитару азизтари эшон дар назди Аллоҳ ҳамон аст, ки Худо ва Расулашро бештар итоат намуда, ҳамеша

китоби Худо ва суннати паёмбари  
Исломро пайравӣ намоянд.

Хулоса: Тамоми суханоне, ки аз  
Расули Худо (с) дар баёни шариъат  
ва умури дин ривоятшуда ҳақ  
мебошанд ва аҳли имон дар асл ва  
мартабаи он аз ҳамдигар тафовут  
доранд Мӯъминон дӯстони Худо  
ҳастанд ва эшон дар вилояту дӯстии  
Ӯ ба андозаи тақво ва  
Худотарсиашон аз ҳамдигар  
тафовут ва фарқ доранд.

Пурсишҳо:

1) Оё мардум дар асли имон  
баробаранд ё аз ҳамдигар тафовуи  
доранд?

## 2) Дўстони Худо киҳоянд?

### **Дарси бисту якум.**

66-Ва имон ин аст, ки ба Худо ва фариштаҳои ў ва китобҳо ва паёмбарони ў ба рӯзи растоҳез ва ба тақдир, ки нек ва бад, ширин ва талҳи ў аз тарафи Худост, имон биёрӣ.

Шарҳ:

Имони ба Аллоҳ таъоло иборат аз афъол, номҳо, ва сифоташ ва ба сазовориаш барои маъбудият ва ба анҷом додани ҳамаи корҳо холис барои Ў имон биёрем. Имони ба фариштагон ин аст, ки ба вучуди онҳо ва ба сифоту ашқоли эшон ва

ба вазоиф ва масъулиятҳои онҳо имон биёварем. Имон овардан ба китобҳои осмониро дар боло баён намудем. Имон овардан ба паёмбарон иборат аст аз ин ки ба ҳамаи эшон хоҳ онҳоро мушаххасан бишиносем ё на, имон оварем. Аввалини он расулон Нӯҳ ва охири эшон Муҳаммад (с) мебошад ва ҳақиқатан, онҳо паёмҳои Худоро ба мардум пурра расонидаанд ва роҳи эшон беҳтарин ва комилтариини роҳҳо мебошад. Имони ба рӯзи охират барангехтани аз қабрҳо ва ҳисобу шумори аъмол ва биҳишту дӯзах ва ғайраро дарбар хоҳад гирифт.

Дар ниҳоят имони ба тақдир, яъне бовар намоем ба ин ки тақдир аз назди Аллоҳ таъолост ва ҳамоно хайр ва шарр ба ҳукми Ӯ шириниву талхӣ ҳам ба ирода ва тақдирсозии Ӯ бастагӣ доранд. **Чи тавре ки дар Қуръони карим омада:** “Бигӯ, эй Муҳаммад ҳама чиз аз назди Худо мебошад.” Нисо: 78

Ва ин усуле, **ки баён кардем дар оёти зайл гирд омадаанд:** “Вале некӯкор касест, ки ба Худо ва рӯзи растоҳез ва фариштаҳо ва китоби осмонӣ ва паёмбарон имон орад.” Бақара: 177

“Ва ҳар ки ба Худо ва фариштагон ва китобҳои осмонӣ ва расулон ва

рӯзи қиёмат кофир шавад, саҳт дар гумроҳӣ фурӯмонда ва дур афтодааст.” Нисо: 136

Ин усул ва аркони шашгонаи имон аст, ки агар яке аз онҳо набошад, номи имон аз аслу реша бардошта, ба ҷояш номи қуфр меояд, Худо аз ин паноҳ дихад.

67- Ва моён ба тамоми аркони имон имоновардаем ва миёни ҳеч яке аз Раасулашон фарқ намегузорем ва ҳамаи онҳоро ба ваҳий овардаашон тасдиқу бовар мекунем.

Шарҳ:

Ба тамоми усул ва арконе, ки баён шуд, бо тасдиқу икрор имон меорем

ва миёни ҳеч яке аз расулон фарқ намекунем, чи тавре, **ки Худованди бузург фармуда:** “Миёни касе аз паёмбарон фарқ намекунем.”

Бақара: 285

Бинобар ин миёни расулон чудо намесозем ба ин тариқ ки ба баъзеи онҳо имон оварда, ба баъзеи дигар кофир шавем, балки ба ҳамаи онҳо имон оварда, паёмҳои овардаашонро тасдиқ ва бовар менамоем, км аз назди Аллоҳ мебошад.

Хулоса: Имон ин аст, ба Худо ва фариштагон ва паёмбарон ва рӯзи қиёмат ва ба такдир, ки нек ва бадаш аз назди Худост, бовар намой.

Пурсишҳо:

- 1) Аркони имон кадомҳост?
- 2) Маънои имон овардан ба тақдир чист?

### Дарси бистудуввум

68-Ва аҳли кабоир (аз умматони Муҳаммад (с) дар дӯзах ҷовид он намебошанд, ҳар вақте, ки онҳо мувахҳид (якапараст) мурда бошанд, агарчи аз гуноҳони кабира тавба накарда бошанд, баъди аз он ки Худовандро мӯъмин дарёфтанд. Ва онҳо дар машият ва ҳукми Ӯ қарор доранд, агар хоҳад ба фазлу карамаш эшонро мағфират менамояд. Чи тавре, **ки дар Куръони**

карим фармуда: “Ва гуноҳони ғайри ширкро барои касе, ки бошад меомурзад, (Худо)”.

Ва агар хоҳад Худованд бо адлу доди хеш онҳоро дар дӯзах азоб намуда, сипас бо раҳмати худ шафоати бандагони шафоаткунандааш ва шафоати бандагони шафоаткунандааш эшонро аз он ҷо мебарорад. Баъд аз он ба биҳишт мефиристад. Ин ба хотири он аст, ки Аллоҳ таъоло сарпарастии мӯъминонро ба ӯҳдаи худ гирифта, онҳоро дар дунё ва охират монанди мункирону кофирон раҳо ва тарқ наҳоҳад кард, ки эшон аз ҳидояти Худованд ноумед гардида ба валоят ва сарпарастии ӯ

ноил нашудаанд. Бор Худоё, эй сарпасти Ислом ва муслимин моро то рӯзи дидорат бар дини Ислом событу устувор гардон.

## Шарҳ:

Ҳамоно муртакииби кабира (**касе, ки гунноҳи бузург чун зино, нӯшидани шароб, қатли нафс, судхӯрӣ ва ғайри анҷом медиҳад**) агар дӯзах дарояд, ҳам дар он абадӣ наҳоҳад монд, зеро ки ӯ бар ақидаи тавҳид (**якапастӣ**) мурдааст, ҳарчанд ки бе тавба фавтида бошад. Ва модоме, ки Худованди муттаъолро мӯъмин дарёбад, дар таҳти машияту хоҳиши Ӯ қарор мегирад, агар хоҳад бо адли худ ӯро дар дӯзах азобу иқоб

менамояд. Вале дар онҷо (**дӯзах**) ҷовидон наҳоҳад монд, балки аз он ҷо бо раҳмати худаш ва шафоати бандагони муқарраби шафоаткунандааш ки бузургтарини эшон Муҳаммад (**с**) мебошад хориҷ менамояд.

Агар хоҳад (**Худованд**) бо фазлу қарамаш ўро мебахшад ва гуноҳонашро меомурзад ва барои ҳар гуноҳи ғайри ширк умеди мағфирату омурзиш аст. Чи тавре, **ки Ҳақ таъоло фармуда:** “Ҳамоно Худованд шарик овардан ба зоташро намеомурзад ва дигар гуноҳои ғайри ширкро хоҳад бахшид”. **Нисо:** 48

Чунончи дар ҳадиси паёмбар (с) омада: “Касеро ки ба гуноҳи кабира мубтало шавад, сипас Ҳудо ўро мастур созад. Сарнавишти ў ба дасти Аллоҳи бузург аст, агар хоҳад мағфират ва агар хоҳад азобаш мекунад. ”Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим.

Ҳатто агар содиркунандай кабира бетавба мурда бошад, ҳам дарт таҳти машияти Илоҳӣ қарор дорад ва ҳамин аст ҳаққу савоб, **бар хилофи мӯътазила ва Ҳавориҷ** ки мегӯянд: “Содиркунандай кабира дар дӯзах ҷовидон боқӣ хоҳад монд”.

Зоро ки эътиқоди мо аҳли суннат ин аст, ки Ҳудованди мутаъол бо

раҳмати хеш аҳли имонро дар дунё ва охират чун мункирони Зоти хеш қарор наҳоҳад дод. Ҳамчуноне, **ки дар Қуръон фармуд**: “Оё онон ки муртакиби аъмоли зишт шудаанд, гумон карданд рутбай онҳоро монанди касоне, ки ба Худо имон оварда ва накӯкор шуданд қарор медиҳем, то дар марг ва зиндагонӣ ҳам яксон бошанд”. **Ҷосия: 21**

Аз Худованд, ки сарпари Ислом ва муслимин аст, масъалат менамоем, ки дилҳои моро бар Ислом собиту маҳкам бигардонад, то бо имону Ислом ба дидори муборакаш ноил гардем.

69-Ва дар пушти ҳар мӯъмини парҳезкор ва фоцир, ки аз аҳли қибла бошад гузоридани намозро ҷоиз медонем ва ҳамчунин бар мурдаи эшон намози ҷаноза хонданро ҳам ҷавоз медорем.

Шарҳ:

Аҳли суннат дар пушти ҳар мусалмон хоҳ парҳезкор ё фоцир бошад, хондани намозро ҷавоз медонанд, vale ҳатман шахси парҳезкор бар фосиқ муқаддам мебошад, магар дар сурате, ки дар имоматии ӯ мушаққату гаронӣ бошад, ё имоми фоцире, ки подшоҳ ӯро таъйин карда агар дар пушти ӯ намоз нахонанд, фитнае сарзанад.

Дар ин суратҳо дар пушти фоҷир намоз гузоридан ҷоиз аст, ба шарте, ки бидъати мукаффира (**коғиркунанд**) содир накарда бошад.

Ҳамчунин аҳли суннат бар мурдаи ҳар мусалмон хоҳ парҳезкор бошад ё фосиқ намозхонданро ҷоиз медонанд, магар ин ки ӯ коғир фавтида бошад, ки аҳли қуфр ва илҳод намози ҷаноза надоранд.

70-Ва касе аз аҳли Исломро ба биҳишт ва дӯзах фуруд намеорем ва бар эшон ба қуфр, ширк ва ниғоқ модоме, ки аз онҳо ин умур зоҳир нагардидааст, гувоҳӣ намедиҳем ва

ботини онҳоро ба Худованди бузург вомегузорем.

Шарҳ:

Бо қатъият ба биҳиштӣ ва дӯзахӣ будани мусалмонони аҳли қибла ҳукм наҳоҳем кард, балки барои бандай накӯкор умедвори ҷаннат мебошем ва низ аз озмоишу муҷозоти Худо бар ғафлат намеварзем ва касе, ки гунаҳкор бошад, бар ҳолаш метарсем ва ҳаргиз аз раҳтати Аллоҳ таъоло ноумедаш намесозем.

Бар мусалмон ба қуфр, ширк ва ниғоҳ, ки ӯро аз доираи Ислом хориҷ созад, гувоҳӣ намедиҳем, магар вақте ки умури мазкур аз

Эшон сар занад ва низ шурути маҳкумият фароҳам гардад.

Ботини мардумро ба Худо ҳавола менамоем, зеро, ки фақат ӯ ба ботинашон доно ва огоҳ мебошад ва мардумро аз зоҳири ҳолашон арзёбӣ хоҳем кард.

71-Шамшерро (қатлро) бар касе аз уммати Муҳаммад(с) ҷоиз ва мубоҳ намедонем, магар бар оне, ки қатлаш воҷиб гардидааст.

Шарҳ:

Аҳли суннат қатли мусалмонро ба ҳеч ваҷҳ ҷоиз намедонанд, магар дар ҳолатҳое, ки шариъат онро муайян кардааст. Чи тавре, ки Расули Худо

(с) мефармояд: “Хуни шахси мусалмон ҳалол нест, **магар дар се сурат: Қасос яъне чон ба чон...**” Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим.

Ва низ дар ҳадиси дигар омада: “Магар ин ки дар ӯ куфри бавоҳ (**сарех**)-ро мушоҳида намоед, ки аз ҷониби Худо дар он куфр бурхон ва ҳуччат дошта бошед.” Ривояти Муслим.

**Ҳамчуноне, ки Ҳақ таъоло мефармояд:** “Ҳамоно кайфари онон, ки бо Худо ва расули ӯ ба ҷанг бархезанд ва дар замин бар фасод қӯшанд, ҷуз ин набошад, ки онҳоро ба қатл расонда шаванд”. **Моида:** 33

Дар ҳамин ҳолатҳо резондани хуни мусалмон (**қатли ў**) ҷоиз ва мубоҳ мебошад, вале дар ғайри ин суратҳо ба ҳеч ваҷҳ қатли ў ва куштори ў ҷоиз нест.

**Хулоса:** Аҳли кабоир таҳтии машиату иродай Худо мебошанд, агар хоҳад онҳоро мебахшад ва агар хоҳад иқобашон менамояд.

Мумкин нест, ки аҳли имон ба аҳли куфр яксон бошанд ва мо дар пушти ҳар як мусалмон хоҳ парҳезкор бошад, ё фоцир (**базаҳкор**) намоз мегузорем ва барои ҳеч кадоми эшон бо қатъият ба биҳишт ва дӯзах гувоҳӣ наҳоҳем дод ва ҳамчунин болои мусалмон шамшер

намебардорем магар ба ичозаи шариъати Ислом.

Пурсишҳо:

- 1) Ахли суннат дар бораи содиркунандагони гунохонни кабира чӣ мегӯянд?
- 2) Дар пушти мусалмони фочир намоз гузоридан ҷоиз аст?
- 3) Ҳолатҳое, ки куштани мусалмон дар он ҷоиз мебошад, қадом аст?

### Дарси бисту сеюм

72-Бар пешвоён ва сарварони давлати Ислом туғён карданро ҷоиз намедонем, агарчи онҳо зулму ситам намуда бошанд ва бар эшон

дуои бад нахоҳем кард. Аз тоату фармонбардории онҳо даст барнамедорем ва модоме, ки ба масъияту гуноҳ фармон надиҳанд, итоати эшонро аз тарафи Худои бузург болои хеш фарз медонем ва ҳамеша барояшон ба салоҳу камоли дар дин дуо менамоем.

Шарҳ:

Аҳли суннат түғёну сарашӣ намудани пешвоён ва сарварони (**давлати Ислом**) –ро агар, чи онҳо ба мардум ситам раво доштаанд ё аз онҳо фисқу фучур зоҳир гардида бошад ҳам раво намебинанд. Зоро, ки түғёну исёни онҳо авоқиб ва

осори бадро, чун хунрезӣ, сарзадани бебандуборӣ ба дунбол дорад.

Итоату фармонбардори онҳо вактест, аз Ислом рӯй нагардонда ва ба қуфр майл накарда бошанд.

Ҳамчунин аҳли суннат бар сарварони ҳокими худ дуoi бад накарда, тоату фармонбардорӣ аз эшонро воҷиб медонанд, модоме, ки онҳо ба некӯӣ амр намоянд, вале агар ба маъсият ва гуноҳ амр намоянд, тоати эшон ҷоиз нест, аз ҷиҳати ин фармудаи паёмбар (с) ки мегӯяд: «**Воҷиб аст бар шахсии мусалмон итоату пайравии сарварони мусалмон дар корҳои фармудаашон ҳоҳ онро писандад ё на, модоме, ки ба гуноҳ амр карда**

нашавад». Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим.

Ва низ дар ҳақи онҳо (**волиёни умури муслимин**) дуои салоҳ ва камоли дар дин меқунанд, зеро ки бо салоҳу накӯии эшон уммати Ислом низ солим ва некӯ хоҳад гардид ва бо фасоду табаҳкории онҳо уммати мусалмон низ фосид мешавад.

73-Аз суннат ва ҷамоати муслимин пайравӣ менамоем ва аз ҷудоӣ ва ихтилофу тафриқа дурӣ мечӯем.

Шарҳ:

Аҳли суннат ҷудошавӣ аз ҷамоати муслиминро маҳкум намуда, аз он

парҳез менамоянд, балки ҳидоят ва ҳақиқатро дар пайравии суннати Расули Худо (с) ва дар ҷамоати муслимин медонанд. Ҷудой аз ҷамоати Ислом ва ихтилоф намудан дар умури дин ва тафриқаандозӣ дар миёни мусалмонон ба залолату гумроҳӣ мекашад.

Пайравӣ аз ҷамоати муслимин вақтест, ки онҳо побанди фармонҳои Худо ва ҳақиқату ҳидоят бошанд ва амри маъруф ва наҳий мункар дар миёнашон ҷорӣ бошад, вале агар онҳо фосид гардида, бидъат ҷойгузини суннат ва суннат ҷойгузини бидъат, мункар ба маъруф ва маъруф ба мункар табдил ёбад, дар ин ҳолат ҷудои аз ин

мардум на танҳо ҷоиз, балки воҷиб мебошад. **Чи тавре ки** Худои таъоло **фармуда:** «Аз тамоми ин фирмҳо канорагирӣ кун ва агар чанде ба решай дарахте чанг бизаний, то ин ки марг туро дарёбад». Бухорӣ ва Муслим

74-Аҳли адл ва амонатро дӯст дошта, аҳли ҷавр ва хиёнатро бад мебинем.

Шарҳ:

Ҳар мусалмони одилро, ки ба Худо ва мардум амин аст хоҳ ӯ ҳоким бошад ё маҳкум дӯст медорем ва ҳар мусалмони золим ва хоинро хоҳ ҳоким бошад ё маҳкум бад мебинем. **Худованд мефармояд:** «Эй қасоне,

ки имон овардед ба Худо ва расули  
Ў ва ба амонатҳояшон хиёнат  
накунед.»

Ва ин матлабро ҳақ мешуморем,  
зоро, ки бандай мӯъмин  
мусалмонони парҳезкорро дўст  
дошта, мӯъминони фосиқ ва  
табаҳкорро бад мебинем ҳамчуноне,  
**ки расули акрам фармуда:** «Агар  
касе ин хислатро дошта бошад,  
ҳаловати имонро меёбад. Аввал ин  
ки Худованд ба сўи ў аз тамоми ашё<sup>1</sup>  
маҳбубтар бошад.

Дуввум ин ки бароят паёмбари ў  
Муҳаммад (с) аз дигарон маҳбубтар  
бошад. Саввум ин ки бародари  
мусалмонашро фақат барои Худо

дұст бидорад.» Ба ривояти Бухорі  
ва Муслим.

Ва низ он ҳазрат (с) мефармояд:  
«Маҳкамтарин ресмони имон барои  
Худо дұст дошатан ва барои Худо  
бад дидан мебошад.» Ба ривояти  
Аҳмад ва Табаронӣ.

Бинобар ин мусалмоонро ба андозаи  
тоату некӯкориаш дұст медорем ва  
инчунин ба микдори маъсият ва  
фисқаш ӯро бад мебинем.

Хулоса: Итоати сарварони  
муслимин дар итоати Худо ҷоиз аст  
ва бе ягон ҳуҷҷат ва бурҳон чудой аз  
чамоати муслимин дуруст  
намебошад ва мо суннат ва  
чамоъатро пайравӣ менамоем ва

аҳли адл ва амонатро дўст дошта ва ситамгорону хоинонро бад мебинем.

Пурсишҳо:

- 1) Итоат намудан ба имоми золим чӣ ҳукм дорад?
- 2) Оё саркашидан аз итоати сарварони ситамгар ҷоиз аст?
- 3) Дар қазияи дўстӣ ва душманий факат барои Худо чӣ гуна рафтор намоем?

### Дарси бисту чорум

75- Дар чизе, ки бароямон номаълум бошад, мегӯем, ки Худо донотар аст.

Шарҳ: Аҳли суннат ҳамвора илми чизеро надонанд, ба Худованди

бузург vogузор менамоянд ва мегӯянд, ки Аллоҳ донотар аст ва ин посухи одилона мебошад ва манзур аз ин ки бе илму огаҳӣ бар Худо ҳарф задан ҳаром аст, ҳамин мебошад, ки ин гуноҳи бузург маҳсуб мешавад.

Ҳамин тавр вақтеки инсон аз чизе ки намедонад, пурсида шавад, **бояд дар посух бигӯяд:** «Аллоҳ таъоло донотар аст.»

76-Ва маҳс кашидан бар масҳиро чи тавре, ки дар ҳадис омада, ҷоиз медонем.

Шарҳ:

Аҳли суннат маҳс кашидан бар масҳиҳоро бо шурute, ки дар китобҳои фикҳ омада, яъне сешабона рӯз барои мусофири ва якшабонарӯз барои муқим ҷоиз медонанд ва моҳай наълайнро низ мучоз гӯянд.

Рофизихо (**шиаён**) дар ин амр ба онҳо мухолиф ҳастанд, вале маҳс кашидан бар маҳсиҳо аз расули акрам (**с**) бо ривояти мутавотир собит шудааст.

77-Ҳаҷ ва чиҳод бо пешвоёни умури муслимин хоҳ парҳезкор бошанд ё фоцир то омадани қиёмат давом дорад, ки чизе ин дуро ботил ва нобуд ноҳоҳад кард.

## Шарҳ:

Аҳли суннат чунин мепиндоранд, ки ҳаҷ ва ҷиҳод бо амирони Ислом хоҳ некӯкор бошанд, ё табаҳкор, бидуни ин ки ҳеч ҷизе воҷиб будани онҳоро бекор карда наметавонад, то барпошавии қиёмат идома хоҳанд ёфт. Тамоми ин умур (**ҳаҷ ва ҷиҳод**) бо сарпастии сарварони одилу накӯкор ва фоциру табаҳкор воҷиб мегардад, модоме, ки онҳо аз миллати Ислом берун набаромада бошанд.

**Хулоса:** Бояд шахси мусалмон вақте аз ҷизе, ки оғаҳӣ надорад, **пурсида мешавад гӯяд:** Худо донотар аст ва бар худ такаллуф ва гаронӣ бор

насозад. Маҳс кашидан бар масҳихо дар сафар ва ҳазар ҷоиз мебошад. Ҳаҷ ва ҷиҳод бо роҳбарони одиил ва ситамгор то оғози қиёмат идома хоҳад ёфт.

Пурсишҳо:

- 1) Аз чизе, кии еамедонӣ, шурсида шавад, чӣ мегӯй?
- 2) Масҳ кашидан бар масҳихо чӣ ҳукм дорад ва муддатии масҳ чӣ қадар аст?
- 3) Ҷиҳод ва ҳаҷ намудан бо сарвари золим чӣ ҳукм дорад?

**Дарси бисту панҷум.**

78-Ба фариштагоне, ки  
киромулкотибин ном доранд имон  
меорем, зеро ки дар ҳақиқат  
Худованд онҳоро бар аъмоли мо  
гумошта, то онро ҳифз намоянд.

Шарҳ:

Аҳли суннат ба фариштагони  
гиromие, ки аъмоли бандагонро  
менависанд, имон меоранд.

Дар ҳақиқат Худованд онҳоро болои  
мо гумоштааст, то ҳамаи гуфтору  
кирдори моро баршумурда, сабт  
намоянд ва ба ҷуз вақти чимоъ ва  
истинҷо ҳама вақт дунбали мо  
мебошанд. Чи тавре, [ки Худованд](#)  
[дар шаънашон фармуда](#): «Ва ба  
дурустие, ки бар шумо нигаҳбононе

аст, ки бузургвор нависандагонанд,  
ҳарчи кунед, ҳамаро медонанд».

**Инфитор:** 10-11

79 -Ва ба малаку-л-мавт, ки гумошта  
барои қабзи арвоҳи ҷаҳониён аст,  
имон меорем.

Шарҳ:

Ба малаку-л-мавт, ки Худованд ӯро  
бар қабзи авроҳи инсу чин муваззаф  
намудааст, низ имон меорем, чи  
тавре, **ки Аллоҳ таъоло мефармояд:**  
«Бигӯ, эй паёмбар барои кофирон  
малаку-л-мавте ки гумошта шуда  
бар шумо рӯҳи шуморо қабз хоҳад  
кард. Баъд аз он ки ба сӯи  
Парвардигори хеш гардонда  
мешавед». **Саҷда:** 11

Нисбат додани марг ба сӯи малак (фаришта) ба эътибори ин аст, ки ў ба ичозаи Аллоҳ таъоло ба гирифтани авроҳи одамон машғул мебошад, vale зоти меронанда фақат Худованд бузург аст ва Малакулмавт иҷроқунандаи ирода ва фармони Ҳақ таъоло мебошад. Бинобар ин ў фақат ҳамон арвоҳ (ҷонҳое)-ро қазб менамояд, ки Худованд қабзи онҳоро амр намудааст.

Ў бузургтарин махлуке дар олами фариштагон масҳуб мегардад ва барояш номи мушаххасе дар Қуръон ва ҳадиси набавӣ наёмадааст. Он номҳое, ки дар миёни оммаи мардум барояш мегӯянд, az ривоятҳои

саҳиҳи паёмбар (с) набуда, балки онҳо аз суханони аҳли китоб (**Насоро**) маншаъ гирифтаанд.

80- Ба азоби гур барои шахсе, ки сазовори он аст, ба саволи Мункар ва Накир аз Парвардигор, дин ва паёмбараш ва ба он аахбору ривоятҳое, ки аз Расули Худо (с) ва сахобаи киром дар ин замина омадааст, имон меорем.

Шарҳ:

Ба азобу шиканҷаи ҳақиқӣ ки дар гур ба коғирон, муноғиқон ва мусалмонони фосиқ рух медиҳад, имон оварда тасдиқ менамоем.

Манзур аз қабр гудол (**чукӯрии**) дар

замин набуда, балки мақсуд аз он алами барзах аст.

Бинобар ин шахси табаҳкор хоҳ дар ин гудол бошад, ё баҳр ё шиками наҳангҳо ва дарандгон ё дар шиками паррандагон дар олами барзах азобу шиканча карда мешавад ва ба ин ки кайфари мазкур сазои одилонаи онҳост ва воқеъан эшон мустаҳиқи он ҳастанд низ имон хоҳем овард.

Ҳамчунин ба Мункарӯ Накир имон меорем ва онҳо ду фариштаи тундест ҳар инсонро дар гураш аз Парвардигор, аз дин ва паёмбара什 мепурсанд.

Тамоми ин хабарҳо ба тавотурӣ ва дурустӣ аз он ҳазрат (с) ривоят

шудааст, бинобар ин эътиқоду бовар кардани онҳо вочиб мебошад.

81-Қабр ё боғе аз боғҳои биҳишт аст, ё гудоле аз гудолҳои дӯзах.

Шарҳ:

Қабр ё боғе аз боғҳои биҳишт аст, барои мӯъмине, ки Худованд ӯро дар посухи Мункару Накир устувор ва комёб намуда бошад, ё он гудоле аз гудолҳои дӯзах аст, бар ашхоси кофир, муноғиқ ва низ мусалмонони фосиқ ва ситамгар.

«Қабр ё боғест аз боғҳо ...» ин ҳадис нест, ки аз паёмбар (с) ривоят шуда бошад, балки он мазмуни аҳодиси сахиҳе аст, ки дар мавриди

қабр ва воқиоти марбут ба он  
омадааст.

Хулоса: Ба фариштагони гиромие,  
ки нигахбону нависандагони аъмоли  
бандагон мебошанд ва ба  
Малакулмавт, ба азоби қабр ва  
неъматҳо ва суолу пурсиши он ва ба  
Мункару Накир имон меоварем.

Пурсишҳо:

- 1) Фариштагони нигахбон кихоянд?
- 2) Аз Малакулмавт чӣ маълумот  
дорӣ?
- 3) Оё дар гӯр азоб ва неъмату осоиш  
ҳаст?
- 4) Мункар ва Накир кистанд?

## Дарси бистушашум

82-Ба ангехтани аз гур ва ба подоши аъмол рӯзи растохез, ба арзу ҳисоб, хондани номай аъмол, савобу иқоб ва пӯли сирот ва ба тарозӯи Илоҳӣ имон меоварем.

Шарҳ:

Аҳли суннат ба ин ки Худованди бузург рӯзи қиёмат мурдагонро зинда карда, подоши аъмолашонро медиҳад, низ имон меоранд.

**Чунончи Ҳақ таъоло мефармояд:**  
«Бигӯ оре, қасам ба Парвардигори ман, албатта шумо дубора зинда карда мешавед, сипас аз кирдорҳои дар дунё кардаатон хабар дода мешавед ва ин амр дар назди

## иқтидори Илоҳӣ сахлу осон мебошад». Тағобун: 7

Ҳамчунин эшон ба ҳозир намудани бандагон дар назди Худо ва ба ҳисобу бозпурсӣ намудани амалҳои ҳар банда низ имон меоранд.

**Худованди бузург мефармояд:** «Он рӯз шуморо ба пешгоҳи Худо ҳозир кунанд ва аз ҳоли шумо ҳеч сирре пинҳон намонад». Алҳоққа: 18

Ба хондани номаи аъмол, ба савобу подош ба некӯкорон ва иқобу сазо ба бадкирдорон ва ба пӯли сирот низ имон меоварем.

Сирот, пӯлест аз мӯй бориктар ва аз шамшер тезтар болои дӯзах гузошта шудааст, ки бандагони солиҳ онро

гузашта ба биҳишт мераванд ва  
бандагони табаҳкор аз он лағжида  
ба ҷаҳаннам меафтанд.

Ба мизон, тарозуе, ки аъмоли  
бандагон ба василаи он баркашида  
хоҳад шуд, низ имон меоранд ва он  
тарозуи ҳақиқиест, ки дар як паллаи  
он аъмоли некӯ ва дар паллаи  
дуввумаш аъмоли бад гузошта  
мешавад.

83 Биҳишт ва дӯзах оварида  
шудаанд, ки муuntaҳӣ ва нест  
нашаванд ва Худованд он дуро пеш  
аз мардум оварида, барои ҳарду  
**(биҳишт ва дӯзах)** мардумони  
сазовор халқ намудааст касеро, ки аз  
эшон хоҳанд бо фазлу қарами худ

вориди биҳишт намуда ва ҳар касеро, ки хоҳад бо адлу доди хеш ба дӯзах меандозад. Ҳар кас мувофиқи он чи ки Худованд барояш муқаддар сохта амал намуда, ба сарнавишт ва фарҷоме, ки Офариғор барояш низ муқаддар намуда, бармегардад.

Шарҳ:

Аҳли суннат ба вучуди биҳишт ва дӯзах ба ин ки онҳо оғаридашуда ва алъон мавҷуданд имон меоваранд.

Биҳишт бошишгоҳи парҳезкорон ва дӯзах ҷойгоҳи коғирон ва гунаҳкорон мебошад. Дӯзахи гунаҳкорони уммати Ислом тамом шуданист, вале дӯзахи коғирон

абадӣ хоҳад буд. Биҳишт тамомнашаванд ва ҷовидон мебошад. Вокеан, Ҳудованд он дуро қабл аз оғариниши мардум оғаридааст ва барояшон низ ашхоси мувофиқ ҳалқ намуда.

Аҳли биҳишт тибқи кирдори биҳиштиён амал менамоянд, вале аҳли дӯзах мувофиқи кирдори дӯзахиён амал мекунанд, аз ин рӯ аҳли ҷаннат ба фазлу қарами Аллоҳ таъоло вориди он мешаванд ва аҳли дӯзах ба адлу инсофи Ҳудованд дохили он хоҳанд гардид.

Ҳар шахси тибқи муқаддароти Илоҳӣ амал менамояд ва ҳамчунин

ба фарчоме ки Офаридгор барояш муқаддар сохтааст бозхоҳад гашт.

84-Хайру некӣ ва шарру бадӣ бар бандагон муқаддар мебошад.

**Шарҳ:**

Хайр ва шарр ҳарду ба қазовату тақдири Аллоҳ таъоло мавҷуд гардидааст. **Чунон чи Худованд мефармояд:** «Бигӯ, ҳама (**хайр** ва **шар**) аз назди **Худост**». **Нисо:** 78

Бинобар ин ҳар хайр ва шарре, ки дар ин ҷаҳон рӯй медиҳад, ҳама ба ирода ва тақдири Ҳақ таъоло ҷараён хоҳад гирифт, чизеро ки хоҳад ҷорӣ мешавад ва ҳар чи ки нахост таҳаққуқ намеёбад.

85-Иститоъате, ки бад-он феъл  
вошиб гардад, аз қисми тавфиқу  
ҳидояти Илоҳист, ки тавсиф  
намудани банда ба он ҷавоз  
надорад, аз ин рӯ он ба феълу  
иродай Худованд, марбут мебошад.  
Вале иститоъати сиҳату саломатӣ,  
тавону қудрати кор ва фароҳам  
будани васоил ва имконоти кор қабл  
аз феъл мебошад ва ҳамин  
иститоъат ба хитоб ва амри Илоҳӣ  
тааллук дорад ва низ Худованд дар  
ояти зерин ба он ишора фармуда:  
«Аллоҳ таъоло ҳар қасро ба андозаи  
тоқат ва нерӯяш мукаллаф  
менамояд.»

Шарҳ:

Иститоат ду навъ аст. Якум иститоъти фароҳам омадани асбобу васоили анҷомдиҳии кор ва қуввату нерӯи лозима доштан барои татбиқу пиёда намудани коре, ки ин навъ иститоъат аслан қабл аз анҷом додан кор мавҷуд мебошад. Бинобар ин асоси ҳамин иститоъат амру наҳӣ Илоҳӣ бандагонро шомил мегардад.

**Чунон чи Худованд фармуда:**

«Аллоҳ таъоло ҳар қасро ба андозаи тоқат ва нерӯяш муқаллаф менамояд». **Бақара:** 286

Дуввум қудрат ва иродай иститоати ҳамон кор аст, ки ин дар дasti тавфиқ ва ҳидояти Худост, ки банда аз ӯҳдаи ичроии он очиз мебошад,

аз ин рұ қуз Аллоҳ таъоло касеро ба  
ин васф карда намешавад.

86- Афъолу кирдори бандагон  
оғариниши Худо ва касби бандагон  
мебошад.

Шарҳ:

Ҳама афъол ва кирдори бандагон  
оғариниши Худованد бузург аст, чи  
тавре, [ки Офаридгор мефармояд:](#)  
[«Худованд шумо ва амалҳоятонро  
оғаридааст».](#) Соффот: 96

Вале анчомдиҳии он аз тарафи  
бандагон сурат мегирад ва ин қавл  
мазҳаби барҳақ меошад, бар хилофи  
ҷабрия, ки онҳо ирода ва хоҳиши

бандаро салб намуда, ӯро мақҳур ва  
маҷбури иродай Худо медонанд.

Тоифаи мӯътазила ҳам дар ин  
масъала ба аҳли ҳақ мухолиф  
баромада, бандаро халқунандаи  
афъоли бад беиродай Худо  
медонанд, ки ҳар ду гурӯҳи мазкур  
дар ду тарафи ифрот ва тафрит  
қарор доранд, вале Аҳли суннат ва  
ҷамоъат дар хати васат ва иътидол  
мебошад.

87-Худованд бандагонашро ба  
корҳое, ки дар ҳадди тавону  
қудраташ аст, мукаллаф ва муваzzaf  
карда ва ба ҷуз таклиф ва супориши  
Худо тавони анҷом додани кореро  
**(болотар аз он)** надоранд ва ин

матлаб тафсир ва шарҳи «Ло лавҳа ва ло қуввата илло биллоҳ» аст, **ки мегӯяд**: «Нест тадбиру чора барои тарки маъсият, магар ба ёриву мадади Худованд ва нест қуввату нерӯ барои анҷом додани тоату ибодати Аллоҳ таъоло, магар ба тавфиқу ҳидояти Ӯ».

Шарҳ:

Аллоҳ таъоло мардумро ба корхое, ки дар ҳадди тавону қудраташон аст, мукаллаф намуда, ки ин амр худ далолат ба он менамояд, ки эшон аз ӯҳдаи он мебароянд. Агар онҳо аз таклиифи Илоҳӣ қудрати фаротар ва бештар медоштанд, яқинан, Ҳақ таъоло эшонро ба он кор маъмур

месохт. Аз ин онҳоро дар ҳудуди иститоаташон мукаллаф намудааст ва ин амр ҳуд баёнгари маъни «Ло лавҳа ва ло қуввата илло биллоҳ» мебошад, ки дар боло маъни онро зикр намудем.

88-Ва ҳама чиз дар ҷаҳони ҳастӣ ба ирода ва қазову қадарӣ илоҳӣ ҷараён мегирад. Иродаву ҳоҳиши Ҳудованд бар ҳамаи иродаҳо ғолиб аст ва ҳукми Ӯ тамоми тадбиру найрангҳоро ғалаба кардааст. Ҳар чиро хост, меқунад дар ҳоле ки Ӯ ҳеч гоҳ ситам наҳоҳад кард. Аз тамоми бадӣ ва ҳалокату нестӣ ва инчунин аз ҳар айбу нуқсон поку мунаzzах мебошад.

## Шарҳ:

Тамоми ашё ва умур дар ин олам ба ирода, илм ва қазову тақдири Худои бузург ҷорӣ мегардад, аз ҳамин ҷиҳат иродаву ҳоҳиши Илоҳӣ тамоми ҳоҳишотро мағлуб кардааст ва инчунин ирода ва ҳоҳиши Ҳақ таъоло бечуну ҷаро ичро мегардад. Ҳарчанд мардум барои раҳидан аз ҷангӣ қазову қадари Илоҳӣ тадбиру ҳилла менамоянд ҳам, вале қазо ва ҳукми Ӯ бар ҳама ҳиллаву тадбир чира гашт.

Аллоҳ таъоло ҳар чи ҳоҳад мекунад, дар ҳоле, ки Ӯ аз зулму ситам раво доштан бар ҷизе ё касе пок ва барӣ мебошад ва ҳар ҷизе, ки Ӯ ҳукм

карда, айни адлу доди Ӯ масҳуб мешавад. Чи тавре, [ки дар Қуръони карим омада:](#) «Ҳамоно Ҳудованд ба мардум чизе ситам намекунад, вале онҳо ба нафсхои худ зулму ситам менамоянд». [Юнус:](#) 44

Ҳамчунин Ҳудованди Субхон аз ситаму корҳои бад ва зулму ҷавр ва аз ҳама айбу нуқсон пок ва мунаzzах мебошад.

Хулоса: Зинда кардани мурдагон рӯзи қиёмат, ҳозир намудани эшон ба назди Ҳудо, ҳисобу ҷазо, мизону тарозӯ ва биҳишту дӯзах ҳама ва ҳама ҳақ ва ростанд. Инчунин ҷаннат ва дӯзахро Ҳақ таъоло халқ карда, ки ҳаргиз мунтаҳӣ ва нобуд

ноҳоҳанд шуд. Ҳар банда ба корҳои муқаддар намудаи Худованд равон аст ва тамоми афъолу кирдори бандагон оғаридаи Ӯ мебошад. Иститоъат чунончи тавзех намудем, ду навъ аст ва Ҳақ таъоло бандагонашро аз тавону қудраташон бештар мукаллаф ва маъмур насохтааст.

Пурсишҳо:

- 1) Аз аҳволи рӯзи қиёмат чӣ маълумот дорӣ?
- 2) Дар масъалаи нестшавии дӯзах қавли ҳақ ва дуруст кадом аст?
- 3) Оё Худованд некӣ ва бадиро оғарида ва муқаддар намудааст?

4) Чи гуна иддиъои шахсеро ки гуфтааст: «Худованд мардумро аз тавонашон бештар таклиф намуда» рад менамоед?

### Дарси бистухафтум.

89-Дар дуoi зиндагон ва хайроту садақа намудани онҳо манфиъату фоида барои мурдагон мебошад.

Шарҳ:

Мурда аз дуо ва садақаҳои зиндагон хоҳ фарзандон ё дигар хешу таборонаш бошанд, суду манфиат хоҳад бурд, **чунон чи дар ҳадиис омада:** «... ё фарзанди некӯкоре, ки барояш дуо намояд.» Ба ривояти Муслим.

90-Аллоҳ таъоло дуоҳоро қабул фармуда, ҳочату ниёзҳоро бароварда месозад.

Шарҳ:

Худованд дувону ниёишиҳоро мепазирад, **чунон чи мефармояд:** Худои шумо фармуд, ки маро (**аз таҳти дил**) дуо кунед, то дуои шуморо мустаҷоб кунам. **Фоғир:** 60

Ҳамчунин танҳо Ӯст ки ҳавоиҷ ва ниёзҳои мардумро анҷом медиҳад ба монанди ҷалби манфиат ба онҳо ва дағъи мазаррат аз эшон, зеро ки ҷуз Ҳудованд касе аз ӯҳдаи ин кор намебарояд.

91-Ба Ү молики ҳама ашёст ва  
мамлукі касе ё чизе нест ва аз  
Аллоҳ таъоло ба андозай тарфату-л-  
ъайн (**якбор мижа задан**) бениёзӣ  
мумкин нест. Ҳар касе пиндорад ки  
як тарфатул-ъайн аз Худо бениёз аст  
бешакку шубҳа кофир гардида аз  
ҷумлаи ҳалокшудагон мебошад

Шарҳ:

Аллоҳ таъоло молики ҳама моликон  
ва ҳама ашёи буда тасарруфоту  
ҳаракатҳои махлуқоташ ба ичозаи Ү  
мебошад

Ба микдори якбор ҷашмзани Ү  
бениёзиву мустақилият аз Ү мумкин  
нест. Аз ҳамин ҷиҳат ҳар махлук ва  
мавҷуд аз оғариниш ва мавҷудият

сар карда то ризқу рұзған тадбири  
корхо ва ҳидояту раҳёбій ба  
Худованди бузург мұхточ мебошад.

**Чи тавре мефармояд:** «мардум,  
шумо ба сүй Худо мұхточед ва Ү  
танхो бениёз ва сутуда аст» Фотир:

15

Бинобар ин ҳар инсоне яклаҳза  
гумон кунад ки ү аз Худо биниёз  
буда метавонад, воқеан коғир шуда  
аз зумраи зиёнкорон ва  
ҳалокшудагон хоҳад гардид.

92-Худованд хашм мекунад ва  
розиву хушнуд мегардад, на  
монанди яке аз мардумон.

Шарх:

Вақте ки фароизу вочиботи Илоҳӣ  
поймол шавад, Худованд хашму  
ғазаб мекунад ва чун авомир ва  
фаразаш ба ҷо оварда шавад, розиву  
хушнуд мегардад.

Ғазаб ва ризо ду сифатест ки дар  
Худо событ мебошанд, **чи тавре ки**  
**Ҳақ таъоло фармуда:** Ва ғазаб кард  
Худо бар Ӯ. Нисо 93

Ва дар ҷои дигаар низ мефармояд:

**«Ҳар оина Худованд аз мӯъминон  
розӣ ва хушнуд гардидааст».** **Фатҳ:**  
18

Вале хашму ризои Аллоҳ таъоло ба  
маъноеки ба азамату бузургии Ӯ  
лоик мебошад, зоро ки ғазаб ва

ризои Ҳақ таъоло ҳең вақт монанди сифатҳои одамон намебошад.

Хулоса Дуо ва садақаи зиндагон ба мурдагон нафъ мебахшад. Аллоҳ таъоло иҷобаткунандаи дуоҳо мебошад ва молики тамоми ашёет, ки дар осмонхову замин аст, маҳсуб мешавад ки аз ӯ ҳең махлүқе бениёз нест. Ғазаб ва хушнудии ӯ ду сифати ҳақиқиест ки бар қайфияту ҳолати лоиқ ба ҳазрати Парвардигор таҳаққуқпазиранд.

## Пурсишҳо

- 1) Оё мурда аз дуо ва садоқоти зиндаҳо нафъ ва суд мебарад.

- 2) Касе гумон кунад ки аз Худо бениёз буда метавонад, чӣ хукм дорад?
- 3) Оё Худованд дорои сифати ғазаб ва хушнудӣ мебошад?

### **Дарси бистуми ҳаштум**

93 –Асҳобу ёрони Расули Худоро дӯст медорем, vale дар муҳаббату дӯстии касе аз эшон ифрат намекунем.

Аз касе аз онҳо безорӣ намечӯем ва ҳар касе ки онҳоро бад бинад, ба бадӣ ёд намояд, ӯро бад мебинем ва асҳоби паёмбар (с)-ро факат ба некӣ ёд мекунем ва дӯст доштани онҳо нишонаи дину имон ва эҳсон маҳсуб

мегардад. Ва бадбинии эшон баёнгари куфру нифок ва түгёну саркашӣ мебошад.

Шарҳ:

Чи тавре ки Худо ва паёмбараш асҳоби худро дӯст медоштанд, моҳам онҳоро дӯст хоҳем дошт, вале дар муҳаббати эшон ба ифрат ва азҳадгузорӣ роҳ намедиҳем, чунончи равофиз нисбати Алиӣ (с) рафтор намуда, ӯро беш аз мартабааш бардошта, ҳатто ба дараҷаи улухият расонданд.

Ҳамчунин аз саҳобагон безорӣ ва дурӣ намечӯем, зеро ки воқеъан, онҳо мӯъминони комилимон, Худопарастони комил ва

муълоҳидони ростини уммати Ислом масҳуб мешаванд. Бинобар ин ҳар касе, ки онҳоро бад бинад ва дар шаънашон сухани носазо гӯяд, ки ин нишонаи мунофиқӣ аст, ба адовану душманий ӯ бармехезем ва иинчунин фақаат аз эшон ёди хайр ва некӯӣ менамоем, зоро ки Расули Худо (с) онҳоро дӯст дошта ва ба ин амр тавсия намудааст.

Аз ҳамин ҷиҳат муҳаббати эшон нишонаи сиҳҳати дин ва камоли имон ба шумор рафта, буғзу бадбинии онҳо баёнгари қуфру нифоқ ва тӯғёну гарданфарозӣ мебошад. Худо аз ин гумроҳӣ моро ҳифз намояд.

94-Баъди вафоти Расули Худо (с) хилофатро аввалан барои Абубакри Сиддик аз чихти фазилат ва муқаддамияте, ки бар ҷамиъи уммати Ислом дошт, лоиқу сазовор медонем. Сипас барои Умар ибни Ҳаттоб, баъд аз он барои Усмон ибни Аффон ва сипас барои Алӣ ибни Абуалиб сазовор ҳоҳем донист, ки эшон Ҳулафои рошидин ва пешвоёни ҳидоятшуда маҳсуб мешаванд.

Шарҳ: Баъди даргузашти Расули Худо (с) хилофату роҳбарии уммати Исломро барои Абубакри Сиддик собиту сазовор медонем, зоро ки ӯ бар ҷамиъи уммат фазилат ва муқаддамият дошта, паёмбар (с) ҳам

дар чанд ҳадис ба хилофаташ талмиҳ ва ишора фармуда буданд ва дар ҳақиқат рӯзи Сақифа ҳамаи мусалмонон бар байъаташ иттифоқ намудаанд.

Баъди вафоти Абубакри Сиддиқ (с) хилофат барои Умар ибни Хаттаб собит мегардад, зоро ки халифаи роҳил (Абубакр) ӯро бъди худ халифа таъйин карда буд, ки ҳар дуи онҳо ёрони самимии Расули Худо (с) ба ҳисоб мерафтанд.

Сипас ба мақоми хилофат Усмон ибни Аффон, ки шавҳари ду духтари паёмбар (с) буд ва аз ҳамин ҷиҳат ӯро зун-нурайн мегуфтанд, мерасад ва баъд аз ӯ Алий ибни Абӯтолиб

шавҳари Фотима, ки духтари он ҳазрат (с) буд, халифаи мусалмонон интихоб шуд ва ин шахсиятҳои чоргона беҳтарини асҳоби паёмбар (с) буданд, хулафои рошидин ва пешвоёни ҳидоятёфта, маҳсуб мешаванд ва Расули Худо (с) ба пайравии роҳу равиши онҳо тавсия ва суфориш кардаанд.

95-Барои даҳ сахобие, ки Расули Худо (с) онҳоро номбар карда, ба даромадани биҳишт мужда додааст, мо низ тибқи гувоҳии он ҳазрат (с) ба биҳиштӣ буданашон ва бар ҳаққонияти сухани он ҳазрат (с) гувоҳӣ хоҳем дод ва эшон иборатанд аз: Абубакр, Умар, Усмон, Али, Талҳа, Зубайр, Саъд,

Саъид, Абдурраҳмон ибни Авф ва  
Абуубайда ибни Ҷароҳ, ки ў амини  
уммати Ислом буд, Худованд аз  
эшон розӣ ва хушнуд шудааст.

Шарҳ:

Мо аҳли суннат имон меорем, ба ин  
ки воқиъан Расули Ҳудо (с) ба даҳ  
нафаре аз асҳобаш сароҳатан мужда  
додааст, ки онҳо вориди биҳишт  
ҳоҳанд шуд, ки дар боло номи эшон  
зикр гардид. Ҳамчунин мо ба ин ва  
дигар башоратҳо, ки баъзе  
саҳобагонро низ муждаи духули  
ҷаннат карда буд, имон ҳоҳем овард,  
чи тавре, ки ин матлаб дар аҳодиси  
саҳех событ гардидааст.

96-Ҳар касе, ки дар шаъни асҳоби паёмбар (с) ва дар шаъни ҳамсарони он ҳазрат (с) ки аз таамоми палидӣ пок будаанд ва дар шаъни авлоди Расули Худо (с), ки аз тамоми палидӣ ва умури зишт поканд, суханни некӯ гӯяд, дар ҳақиқат аз нифоқ барӣ ва дур будааст.

Шарҳ:

Ҳар шахсе дар ҳаққи ёрони Расули Худо (с), ки воқеъан эшон беҳтарини уммат буданд ва низ дар шаъии занону фарзандони он ҳазрат (с) ки ҳақиқатан онҳо аз тамоми палидӣ ва гуноҳу маъсият тоҳир ва пок буданд, суханҳои хуб гӯяд,

бешакку шубҳа аз марази нифоку  
мунофиқӣ барӣ ва пок гаштааст.

Бояд гуфт, ки паёмбар (с) ҳамвора  
тавсия ва суфориш мекарданد, ки  
нисбати асҳоб ва ҳамсарону  
фарзандони ӯ эҳтиром намуда, аз  
суханони бад ва зишт дар ҳаққи  
эшон ҷилавгирӣ намоем ва дар  
корҳои дин ба онҳо тақлид ва  
пайравӣ кунем.

Хулоса: Тамоми асҳоби паёмбар (с)-  
ро бе ифрат ва тафрит дӯст дошта,  
ба фазилату мақоми онҳо бар  
дигарон эътироф хоҳем кард.

Хулафои рошидинро тибқт тартиби  
вилояташон муқаддам медонем ва  
мақоми даҳ ёре ки он ҳазрат (с)

Эшонро муждаи вуруди биҳишт  
карда, низ эътироф хоҳем кард.

**Ҳамчунин ба сароҳат мегӯем:** ҳар  
касе, ки дар шаъни асҳоб ё азвочу  
авлоди Расули Худо (с) сухани бад  
мегӯяд, бешак ӯ мунофиқ  
гардидааст.

Пурсишҳо:

- 1) Масъулияти мо нисбати асҳоби  
Расули Худо (с) чист?
- 2) Дар ҳаққи азвоч ва фарзандони он  
ҳазрат (с) чӣ гуна бояд рафтор  
кунем?
- 3) Мавқеъи мо нисбати касоне, ки  
дар шаъни асҳоб ва азвочу авлоди

Расули Худо (с) бадгүй мекунанд,  
чий гуна бояд бошад?

### Дарси бисту нүхүм

97-Уламои салаф чи собиқин ва чи тобиъин эшон ҳама ахли хайр ва асар ва ахли фикҳ ва назар буданд ва ҳамвора аз онҳо ба накүй ёд хоҳем кард. Ҳар касе нисбати эшон ҳарфи носазо гүяд, дар ҳақиқат ӯ аз роҳи ҳақ ва ҳаниф берун рафтааст.

Шарҳ:

Уламову донишмандони собиқи Ислом чи аз саҳобагон ва чи аз табиъин (**пайравони онҳо**) ҳама ахли салоҳ ва хайр ва пайравони суннат ва ҳама ахли фикҳ ваа иҷтиҳод

буданд, ки ҳама вақт аз эшон ба некī ва таърифу тавсиф ёд хоҳем кард.

Бинобар ин ҳар касе нисбати онҳо сухани зишт гӯяд, бидуни шакку шубҳа гумроҳ гардидааст, зеро ки муҳаббати эшон бар ҳар мусалмон воҷиб аст ва низ гӯшти онҳо барон бадгӯёнаш заҳролуд ва муҳлик мебошад.

98-Ҳеч валиро бар ҳеч паёмбар (ъ) бартар намедонем ва мегӯем, ки як паёмбарт аз ҳама авлиёё (дӯстони Худо) беҳтар мебошад.

Шарҳ: Авлиёро бар паёмбарон (ъ) бартар намедонем, чи тавре, ки

баъзе гумроҳон монанди Ибни Арабӣ ва ҳаммаслаконаш мегӯянд.

Балки мегӯем: ҳароина як пайғамбар аз ҳама авлиё беҳтар хоҳад буд, зоро ки Худованд барояшон нубувват ва ҳикматро баҳшида, онҳоро ба паёмбари баргузидааст. Чи тавре, **ки Ҳақ таъоло мефармояд:** «Худованд аз миёни фариштагон ва аз миёни мардум паёмбароне хоҳад баргузид». **Ҳаҷ:** 75

99-Ба каромоти авлиё имон меорем ва ривоятҳои каромоти авлиёро, ки дар салоҳу некӯии эшон шакку шубҳа нест, мавриди қабул ва сахех мебошанд.

Шарҳ:

Ба ривояти каромоту корҳои хилофи одат, ки аз авлиёи Худо буруз каарданд имон хоҳем овард ва каромоти событнашударо рад мекунем.

Аслу решай вучуди каромот ояти зерин мебошад, **ки Худованд** фрмуда: «Ҳар вақт Закариё ба савмаъаи ибдати Марям меомад ризқу рӯзӣ меёфт, ки эй Марям ин рӯзи аз кучо барои ту мерасад? Посух медод, ки ин аз ҷониби Худост. Ҳамоно Худо ба ҳар кӣ хоҳад рӯзии беҳисоб дихад». **Оли Имрон:** 37

Он каромоте, ки дар ҳаққи авлиё ривоят шудааст фақат ба ҳамон

зумра авлиёи Раҳмон (**Худо**) ки ба имону парҳезкорӣ машҳуранд, маҳдуд мебошад ба баъзе авлиёи шайтон, ки бо ҷашмбандӣ баъзе корҳои фавқу-л-лъода содир намуда, иддио валигӣ менамоянд ҳеч таъаллуқе надорад.

Хулоса: Донишмандони солиҳу накӯкорри салафро танҳо ба некӯй ёд менамоем ва паёмбарони Илоҳиро бар авлиё бартар медонем ва ба қаромоти саҳехе, ки аз авлиёи Худо ривоят шудааст, имон хоҳем овард.

Пурсишҳо:

1) Нисбати олимони салафи солиҳ чӣ гуна рафтор менамоем?

2) Оё беҳтар донистани валий аз паёмбар (ъ) ҷоиз аст?

3) Каромоти авлиё чист ва барои ҷоиз будани каромот далел биёр!

### Дарси сиом.

100-Ба нишонаҳои қиёмат, ки иборатанд аз баромадани Даҷҷол, фурӯд омадани Исо (ъ) аз осмон, баромадани офтоб аз самти мағриб ва ба баромадани ҷонвари замин аз ҷои худ имон меоварем.

Шарҳ:

Ба аломату нишона доштани қиёмат имон хоҳем овард, ки агар онҳо зоҳир шаванд бешак ба наздикишавӣ ва омадани қиёмат далолат

менамоянд. Ҳамаи аломатҳоро Расули Худо (с) дар ҳадисе, ки дар бораи қиёмат гуфта, баён фармудааст: «Ҳамоно қиёмат ҳаргиз барпо наҳоҳад шуд, то ин ки даҳ нишонаро бубинед ва шурӯъ карда ба зикри Даҷҷол ва ҷонвар ва баромадани офтоб аз самти мағриб ва фуруд омадани Исо ибни Марям...» Ба ривояти Муслим ва Ибни Моча.

Ин аломатҳои бузурги қиёмат мебошанд, ки аломатҳои кӯчаки дигар ҳам дорад.

101-Коҳин (фолбин) ва арроф (мунаҷҷим)-ро бовар намекунем ва инчунин ҳар касе, ки муҳолифи

Куръон ва суннати паёмбар (с) ва ичмоъи уммат чизе даъво намояд, ўро тасдиқ ва бовар нахоҳем кард.

Шарҳ:

Коҳинон ва мунаҷҷимонро, ки даъвои донистани илми ғайб намуда, ҳар чизро пешгӯй мекунанд, тасдиқу бовар нахоҳем кард, зоро ки **Худованди бузург мефармояд**: «Ва ҳеч кас намедонад, ки фардо чӣ ҳоҳад кард.» Луқмон: 34

Дар ҷои дигар низ фармуда: «Бигӯ ҳеч кас дар осмонҳо ва замин ба ҷуз Худованд илми ғайбро намедонад». Намл: 65

Ҳамчунин расули акрам мегүяд:  
«Ҳар касе ба назди муначчим  
(пешгү) ва фолбин равад ва ҳарфҳои  
эшонро тасдиқу бовар намояд,  
воқеъан ба дини Муҳаммад (с)  
коғир гардидааст.» Ба ривояти  
Тирмизӣ ва Ҳоким.

Аз ҳамин чиҳат ҳар шахсе чизеро ки  
мухолифи Қуръон в аҳодиси набавӣ  
ва иҷмоъи уммат бошад, иддиъо  
кунад, ӯро маҳкум намуда,  
суханашро рад хоҳем кард.

Хулоса: Ба нишонаҳои бузурги  
қиёмат имоон меорем ва коҳинону  
пешгүён ва ҳар касеро, ки хилоғи  
Қуръон, суннат ва иҷмоъи уммат

даъво намояд такзид намуда, бовар нахоҳем кард.

Пурсишҳо:

- 1) Аломати қиёмат чӣ маъно дорад ва чор аломаташро баён намоед?
- 2) Шахсоне, ки назди коҳинону фолбинҳо рафта, онҳоро бовар намоянд, чӣ хукм дорад?

### Дарси сиву якум

102-Чамоъати муслиминро ҳақ ва савоб дониста, чудойӣ аз чамоатро гумроҳӣ ва азоб медонем.

Шарҳ:

Чамоъатро ҳақиқату савоб ва роҳи рост медонем, ки ин чамоъатро

фирқаи ноция (гурӯҳи растагор) гӯянд ва ин гурӯҳ ҳамвора ба Куръон ва суннати расули акрам устувор мебошад.

Ғайри фирмәи ноция (аҳли суннат ва ҷамоъат) дигар тоифаву гурӯҳҳо ҳама мунҳариф буда, ба гумроҳӣ рафтаанд, ки дучори азобу қайфари Илоҳӣ дар дунё ва охират хоҳанд шуд. Чи тавре, **ки Худованди бузург мефармояд:** «Ва ин аст роҳи рост, пайравии он кунед ва аз роҳҳои дигар, ки мучиби тафриқа ва парешонии шумо аз роҳи Худо мебошад, мутобиъат накунед».

**Анъом:** 153

103-Дини Худванд дар осмонҳо ва замин як аст, ки он дини Ислом мебошад. **Ҳақ таъоло мефармояд:** «Ҳамоно дини писандида дар назди Худо Ислом аст.»

Ва низ мефармояд: «Ва беҳтарин ойинро, ки Ислом аст, бароятон баргузидам.»

Шарҳ:

Дину ойини баргузидаи Худованд як аст, ки он Ислом мебошад, **чунон** чи Ӯ дар чанд ҷои Қуръон мефармояд: «Ҳамоно дини писандида дар назди Худо Ислом аст». Оли Имрон: 19

“Ҳар касе ғайр аз Ислом дине  
ихтиёр кунад, ҳаргиз аз вай чизе  
пазируфта нахоҳад шуд ва ў дар  
охират аз зиёнкорон аст”. **Оли  
Имрон:** 85

Бинобар ин дини барҳақе, ки  
Худованд ҳамаи паёмбаронашро бо  
он фиристода ва ғояву ҳадафи аслии  
он парастиши Аллоҳи ягона аст,  
Ислом мебошад.

Чунон чи фарзандони Яъқуб (ъ)  
гуфтанд: “Ва мо барои ў (Худо)  
муслим ва мӯъмин мебошем.”  
**Бақара:** 133

Ва низ Мӯсо(ъ) ба қавмаш гуфт: “Эй  
қавм, агар шумо дар ҳақиқат имони  
ба Худо оварда ва агар ба ростӣ

таслими фармони ў ҳастед, бар Худо таваккал кунед”. **Юнус:** 84

Малика Булқис ҳам ҳамин тавр гуфт: “Ҳамроҳи Сулаймон ба Ҳудованд, Парвардигори чаҳониён таслим шудам”. **Намл:** 44

104-Ва Ислом динест, ки миёни ифрату тафрит ва ташbihу таъвил ва миёни ҷабру тақдир ва ноумедӣ қарор дорад.

Шарҳ:

Чи тавре, ки Аллоҳ таъоло фармуда “Инчунин мо шуморо уммати васат гардондем.” Ислом дини васат ва миёнаравӣ дар тамоми корҳо мебошад, аз ҳамин ҷиҳат ў дар

ибодат ба ифроту тафрит (**кӯтаҳӣ**) роҳ намедиҳад ва дар ҳаққи паёмбар (**с**) ҳам миёни ифроту тафрит қарор дорад.

Дар боби имон ба сифоти Худованд, миёни касоне, ки сифоти Илоҳиро ба сифоти башар ташбиҳ карданд ва касоне, ки сифоти Худоро бо инкори маънояш таътил (**бекор ё лағв**) намуданд мавқеъгирий намудааст.

Ҳамин тавр Ислом дар мавриди такдир мухолифи Ҷабрия, ки инсонро як махлуқи беирода медонанд ва Қадария, ки инсонро оғарандай афъоли хеш мегӯянд, буда, ваатиятре интихоб мекунад.

Ислом миёни эминӣ ва ғафлат аз озмоишу музозоти Худоваяъсу ноумедӣ аз раҳмати Илоҳӣ қарор дорад, ки пайравонашро ба имон ва тоату ибодат амр карда, мегӯяд, ки ҳаргиз гуноҳу маъсият карда бошад ҳам аз раҳмату бахшиши Аллоҳ таъоло ноумед набошед.

### Дарси сивудуввум.

105-Ин баёни дин ва эътиқоди зоҳирӣ ва ботинии мост ва мо аз ҳар шахсе ки муҳолифи ақоиди мазкура бошад, ба Аллоҳ таъоло бароат ва безории хешро эълом медорем.

Аз Худованд масъалат дорем ки бар имон событу устувор намуда, фарҷоми ҳаёти моро ба он ҳатм

намояд ва моро аз ҳавову ҳаваси  
мухталиф ва афкори тафриқаангез  
ва мазҳабҳои фосид, монанди  
Мушаббиха, Муътазила, Ҷаҳмия,  
Ҷабрия, Қадария ва дигар  
мухолифони суннат ва ҷамоат ва  
гумраҳшудагон, ки

мо аз эшон безорбуда онҳоро  
гумроҳ ва фосид медонем, дар  
паноҳи исмати хеш

нигоҳ дорад.

Шарҳ:

Дар ҳақиқат мо дин ва ақидаамонро  
бо зикри ончи дар сафаҳоти гузашта  
дарҷ гардид бозгӯ намудем, аз ин рӯ  
эътиқоди зоҳирӣ ва ботинии мо

ҳамин мебошад ва ҳаргиз бо касоне  
ки хилофи ботини хешро вонамуд  
месозанд (**мунофиқин**) ҳаммаслак  
нахоҳем буд ва низ бароату безории  
худро аз ҳар қавл ё шахсе ки  
мухолифи матолиб ва ҳақоики  
мазкур башад ба Худованд эълом  
медорем.

Аз Худованди бузург масъалат ва  
ҳоҳиш дорем ки моро бар имону  
ислом устувор гардонад ва аз ҳавову  
майли фосид ва гумонҳои ботил  
ваафкори парешон дар масоили  
эътиқод ва аз мазҳабҳои фосид,  
монанди Мушаббиҳа, Мӯътазила,  
Ҷаҳмия, Ҷабрия, ва Қадария ва  
дигарон ҳифз фармояд, зеро ки ин  
мазоҳиби ботила бо суннат ва

чамоати муслимин мухолиф  
баромада залолату гумроҳиро  
интихоб намудаанд ва бо гумроҳон  
дар тарвичу нашри залолат ва куфру  
бидъат мекушанд, бинобар ин аз  
ҳамаи онҳо безорӣ мечӯем.

Зеро бар ҳар мусалмон вочибу фард  
аст ки аз аҳли залолат ва бидъат  
безорӣ ҷуста, бо сароҳат гумроҳӣ, ва  
фасоди ақлу мазҳаби эшонро ба  
дигарон бозгӯ намояд. Худованд  
моро аз афкору мазоҳиби фосид  
нигоҳ дошта, дар роҳи рост  
муваффақ ва комёб гардонад.

Дуруду саломи Ҳудо ва фариштагон  
нисори Муҳаммад (с) ва тамоми  
хонадон ва асҳобаш бод.